

**ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН
БА НОМИ САДРИДДИН АЙӢ**

Бо ҳуқӯқи дастнавис

**ТДУ 891. 550 (091)
ТКБ 83.3 Тоҷик
С - 25**

САЛҶУҚӢ МУҲАММАД ҚОСИМ

**ТАҲҚИҚИ ҚИЁСИИ ҶАНБАҲОИ ҲУНАРӢ ВА ИЧТИМОӢ ДАР
АШҶОРИ ЛОИҚ ШЕРАЛӢ ВА ЛАТИФ НОЗИМӢ**

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т И
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология
аз рӯйи ихтисоси 10.01.04 – Таърихи адабиёт, равобити адабӣ

Душанбе – 2024

Диссертатсия дар кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ омода гардидааст.

Роҳбари илмӣ:

Элбоев Вафо Ҷӯракулович, доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Муқарризони расмӣ:

Сироҷиддини Эмомалӣ, доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи назария ва адабиёти наини форсии тоҷикии факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Беҳрӯзи Забеҳулло Саидхоча, номзади илмҳои филологӣ, мудири шуъбаи адабиёти муосири Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

Муассисаи пешбар:

Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода.

Ҳимояи диссертатсия «12»-уми июни соли 2024, соати 15:00 дар ҷаласаи шуруи диссертационии 6Д.КОА-069 назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (Суроғ: шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121, факултети филологияи тоҷик, ошёнаи 1, толори Шуруи олимон) баргузор мегардад..

Бо диссертатсия ва автореферат дар китобхона ва сомонаи ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ www.tgpru.tj шинос шудан мумкин аст.

Автореферат _____ соли 2024 фиристода шуд.

Котиби илмии шуруи диссертационӣ,
доктори илмҳои филологӣ



Қурбонзода Р.Қ.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Тағириу таҳаввул дар шеъри форсии дарӣ дар ибтидо бисёр мавриди интиқоди мунаққидони адабӣ қарор гирифт. Ҳар кадом аз мунаққидон дидгоҳи худро бар ин падидаҳои нав ва мутаҳаввил бо ҷашмандоз ва баррасиҳои мутафовит гуфтанду навиштанд. Қабули ин падидаи нав аз ҷониби баъзе аз намояндагони адабиёти ҳавзаи форсизабонон саҳт мавриди тамасхур воқеъ шуд ва қасоне ҳам буданд, ки шикастани вазну надоштани қофияро дар шеър бидъат мепиндоштанд. Шоирону адибон якбора бо шеъре рӯ ба рӯ шуданд, ки аз қайфияти шеъри классикии сабки ҳиндӣ бисёр мутафовит буд. Ин шеър бо такя ба мабнои тозаи иҷтимоӣ, бо забони сода ва омписандона ба майдон омад ва ҳонандагони шеъри Бедил ва классикписандонро мутаҷҷиб соҳт. Ин тафовут барои шоирони ҳирфаие чун Лоик Шералий ва Латиф Нозимӣ фурсати хубе буд, ки масири шеъри худро тағиیر диханд ва аз назарҳои мухталиф бо тафовутҳои зиёд аз шеъри классикий шеъре бисароянд, ки мавриди таваҷҷуҳи мувоғиқон ва муҳолифон қарор гирад. Ин нав шудан дар фароянди таъриҳии худ, аз ҳаллоқият ва навовариҳои шоирони навпардоз суханҳо бо худ дошта, ки камтар бад-он пардохта шудааст. Бо зикри маънӣ ва нигоҳе жарф ба ин маврид бар шеъри Лоик Шералий ва Латиф Нозимӣ таҳқиқ ҳоҳем кард ва шеърҳои ҳар дуро аз нигоҳҳои ҳунарӣ ва иҷтимоӣ ба баррасӣ ҳоҳем гирифт. Таҳаввули навпардозӣ ва пушти сар гузоридани шеъри классикии ҳиндӣ, ҳарчанд мушкил буд, аммо тавонист дар ҷанд даҳа ҷои хешро дар адаби форсии дарии тоҷикӣ пайдо намояд. Шеъри нави форсии дарии тоҷикӣ ҳам монанди ҳар падидаи нави дигар замоне таваллуд шудааст, замоне рушд кардааст ва замоне ҳам ба боландагӣ расидааст.

Тардиде нест, ки мақеъ, замони зиндагӣ ва боландагии ҳар шоир бар дидгоҳҳо, салиқаҳо ва интиҳобҳои ў таъсир мегузоранд. Аз ин рӯ бо назар бар зиндагӣ ва рӯйдодҳои замонии Лоик Шералий ва Латиф Нозимӣ таъсири омилҳо бар нигоҳ ва нигариши адабии ҳарду шоир, баррасӣ ҳоҳад шуд, ки арзиши назариявию амалии онҳо аз аҳаммият ҳолӣ наҳоҳад буд. Аз ин хотир, дар маркази таҳқиқи хеш баррасии масъалаҳои таҳқиқи қиёсии ҷанбаҳои ҳунарӣ ва иҷтимоӣ дар ашъори Лоик Шералий ва Латиф Нозимиро қарор додаем, ки дар он таҳқиқи масъалаҳои калидиву меҳварии рӯзгору осори шоирон, мундариҷаи ашъор, ҳунари онҳо дар маъниофаринӣ, тасвирсозӣ, истифодаи унсурҳои мунозира, баёни афкори адабӣ, оҳангҳои иҷтимоӣ, ҷойгоҳи табиат, истифодаи санъатҳои шеърӣ ва сабку забони баёни ҳарду шоирро ба таври муқоиса матраҳ ва пажуҳиш намудаем.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Таҳқиқ бар шеъри Лоик Шералий ва Латиф Нозимӣ бо равиши қиёсӣ то ба ҳол собиқае надорад. Дар давоми солҳои 1966-1997 аз Лоик Шералий 29 номгӯй кутуби ашъор ба табъ расидааст, ки баъд аз нашри ин китобҳо дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ андешаҳои зиёди ҳонандагон ва мунаққидон ба табъ расидааст, ки назари онҳо ба шеъри Лоик мусбат аст ва аз як шеър ба шеъри дигар ва аз як маҷмуа то маҷмуаи дигар дараҷаи камолоти шоирӣ ва вусъати андешаҳояшро таъқид кардаанд. Дунёи бекарони шоирӣ, ҷусторҳои бадеиву ҳунарӣ ва марҳилаҳои камолоти шоирини Лоик Шералий маҳз

дар ҳамин давра шакл гирифта, такмил ёфтааст. «Сари сабз» маҷмуаи нахустини шоир аст, ки Абдунабӣ Сатторов ба ин китоб тақриз навишта, нигоҳу назари тоза ва жарғу навгароиҳои Лоикро аз маҳсусияти вежай истеъоди шоирии ӯ ҳисобида, роҷеъ ба ҷустуҷӯи нахустини шоири дар он давра ҷавон ба тафсил андешаронӣ кардааст¹. Баъдҳо, донишмандони тоҷик М.Шакурӣ², Р.Хошим³, А.Сатторзода⁴, А.Ҳакимов⁵, Ҳ.Шарифов⁶, Ю.Акбарзод⁷, С.Абдулло⁸, Р.Ваҳҳобзода⁹, шоира Фарзона¹⁰ ва даҳҳо дигарон роҷеъ ба эҷодиёти Лоик Шералӣ маколаву тақризномаҳои зиёд навиштаанд. Дар замони зиндагии устод Лоик Шералӣ ягона китобе, ки дар бораи рӯзгор ва ҳусни шеъри ӯ баҳшида шудааст, китоби Гулназар Келдӣ¹¹ мебошад. Баъд аз даргузашти Лоик Шералӣ чанд китоб ва маҷмуаҳои дигар оид ба рӯзгору осори шоир ва паҳлухои эҷодиёти ӯ ба нашр расидаанд. Аз ҷумла, китобҳои Карим Абдулов¹², Сорбон¹³, Бӯрӣ Карим¹⁴, Гаффоров Усмонҷон¹⁵, сӯгномаи «Марсияи Хуршед»¹⁶, Мисбоҳиддини Нарзиқул¹⁷, Муталлибов Розикҷон¹⁸, Неъмат Ҳаёт¹⁹, Ориёнфар²⁰, Раҳимӣ Холмаҳмад²¹. Инчунин, вобаста ба ҷаҳони 80-солагии Лоик Шералӣ чанд маҷмуаҳои илмӣ^{22 23 24}, ба нашр расидаанд, ки дар лобалои ин маҷмуаҳо маколаҳои зиёд оид ба паҳлухои муҳталифи рӯзгору осор ва ҳусни шеъри Лоик Шералӣ ба нашр расидаанд. Баъд аз вафоти Лоик се нашри «Куллиёт»-и ӯ (Хучанд, 2001, Техрон, 1383 ҳ.ш. (ба хати арабӣ) ва Душанбе, 2008) бо сарсухани муфассали Абдунабӣ Сатторзода ба нашр расидааст, ки дар онҳо паҳлухои гуногуни рӯзгору осор ва ҳунари шоирии Лоик Шералӣ таҳқиқ ва баррасӣ гардидаанд.

Латиф Нозимӣ дар ҳавзаи форсизабонон шоири шинохташуда аст. Оид ба рӯзгору осори Латиф Нозимӣ низ таҳқиқотҳои муҳим дар Афғонистон ва Тоҷикистон ба нашр расида, аз ӯ 7 маҷмуаи ашъор то кунун ба табъ расидааст. Аз ҷумлаи таҳқиқоти донишмандони афғонистонӣ – Муслиҳи Салҷуқӣ²⁵,

¹ Сатторов, А. Давоми нек. – Садои Шарқ, 1967. – №6. – С.149-153.

² Шакурӣ, М. Ҳурсон аст ин ҷо. – Душанбе: Интишороти Оли Сомон, 1997. – 291 с.

³ Хошим, Р. Суҳан аз устодон ва дӯстон. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 272 с.

⁴ Сатторзода, А. Мероси дили шоири дилдода ва озода (Пешгуфткор). Куллиёт. – Хучанд, 2011.– 722 с.

⁵ Ҳаким, А. Дар қаламрави суҳан. – Душанбе: Ирфон, 1982. – 224 с.

⁶ Шарифов, Ҳ. Шоири бузург//Суннатҳои адабӣ. – Душанбе: Деваштич, 2007. – 476 с.

⁷ Акбарзод, Ю.Рисолати шоир ва шеър. – Душанбе: Адид, 2009. – 376 с.

⁸ Абдулло, С. Виҷдони бедори адабиёт //Машъалдори шеър. Маҷмуи маколоти конфронси ҷумҳурияй баҳшида ба 80-солагии Лоик Шералӣ (Ҷойгоҳи Лоик Шералӣ дар шеъри мусоир). Мураттибон: Шамсиддин Муҳаммадиев, Анзурат Малиқзод.– Душанбе: Дониш, 2021.– 466 с.– С.132-168.

⁹ Ваҳҳобзода, Р. Ҳудшиносии миллӣ дар ашъори Лоик Шералӣ //Зиндагинома ва ҳадамоти илмиву фарҳангии устод Лоик Шералӣ. Адиб ва шоири Тоҷикистон. – Техрон: АҶумумани осор ва мағоҳири фарҳангӣ, 1400 (2021). – 348 с. – С.89-101.

¹⁰ Фарзона. Армуғоне аз азали //Зиндагинома ва ҳадамоти илмиву фарҳангии устод Лоик Шералӣ. Адиб ва шоири Тоҷикистон. –Техрон: АҶумумани осор ва мағоҳири фарҳангӣ, 1400 (2021). – 348 с. – С.215-222.

¹¹ Гулназар. Лоике чун Лоике. – Душанбе: Сурушан, 2000. – 81 с.

¹² Абдулов, А. Лоикӣ миллат. – Хучанд: нашриёти давлатни ба номи Раҳим Ҷалил, 2001. – 198 с.

¹³ Сорбон. Лоикнома. – Душанбе: Адид, 2001. – 191 с.

¹⁴ Карим, Б. Ҷасорати шоир. – Москва: ТДН, 2001. – 190 с.

¹⁵ Гаффоров, У. Шаҳбози осмони суҳан. – Душанбе: Адид, 2007. – 840 с.

¹⁶ Марсияи Хуршед. (таҳия ва танзими Ориёнфар (Сафар Абдулло). – Москва, 2001. – 288 с.

¹⁷ Нарзиқул, М. Фурӯғи ҳастӣ. – Душанбе: Адид, 2002. – 118 с.

¹⁸ Муталлибов, Р. Ифтиҳори миллӣ дар ашъори Лоик Шералӣ. – Хучанд: Ношир, 2001. – 88 с.

¹⁹ Ҳаёт, Н. Инкилоби Лоик дар шеъри мусоир тоҷик. – Хучанд: Ношир, 2006. – 210 с.

²⁰ Ориёнфар. Шарангӣ андуҳ. – Душанбе, 2001. – 40 с.

²¹ Раҳимӣ, Ҳ. Ҷустор дар шинохти шеъри Лоик. – Душанбе: ДДОТ, 2022. – 159 с.

²² Шоири хуршеду дарӯ (Маҷмӯаи маколаҳо). – Хучанд: Ношир, 2011. – 248 с.

²³ Лоик Шералӣ ва таҳаввули шеъри мусоир тоҷик (Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияй дар мавзуу «Лоик Шералӣ ва таҳаввули шеъри мусоир тоҷик») баҳшида ба 80-солагии Лоик Шералӣ, дар Дошишгоҳи давлатни омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. – Душанбе: ДДОТ, 2021. – 242 с.

²⁴ Машъалдори шеър. Маҷмуи маколоти конфронси ҷумҳурияй баҳшида ба 80-солагии Лоик Шералӣ (Ҷойгоҳи Лоик Шералӣ дар шеъри мусоир).Мураттибон: Шамсиддин Муҳаммадиев, Анзурат Малиқзод.– Душанбе: Дониш, 2021. – 466 с.

²⁵ Салҷуқӣ, М. Ҷойгоҳи Латиф Нозимӣ дар шеъри мусоир форсии дарӣ. – Душанбе: Мулқвар, 2021. –164 с.

Таҳмина Мехрон¹ ва Манижа Амин², инчунин, мақолаҳои Восифи Бохтарӣ³, Акрам Усмон⁴, Партав Нодирӣ⁵, Муслиҳи Салҷуқӣ⁶, доктор Мӯҷовир Аҳмад Зиёр⁷, Абдуллоҳи Шодон⁸, Башир Азизӣ «Шоир ва устоди шеър»⁹ ва дигарон роҷеъ ба ҳусни шеъри Латиф Нозимӣ ба нашр расидаанд, ки ки ҳамагӣ бар устоди шеър ва мунтақиди тавоно будани ўқойиланд.

Дар диссертатсия раванди инкишофи адабиёти муосири форсии дарии тоҷикӣ, нақши шоирон Лоиқ Шералий ва Латиф Нозимӣ дар густариши анвои муҳталифи шеър, ҷусторҳо ва ҳунари шоирии онҳо дар пешрафти муҳтаво, дарунмояи шеър, мазмунофаринӣ, тасвирсозӣ, забон ва сабки шеъри муосир дар муқоиса таҳқиқу баррасӣ шудаанд.

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Пажуҳиши диссертационӣ дар низоми татбиқи нақшай корҳои илмӣ - таҳқиқотии кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ барои солҳои 2019-2022, ки ба таҳқиқ ва нашри осори адабони адабиёти муосири тоҷикӣ ва ҳавзаи адабиёти форсии дарӣ равона шудааст, анҷом ёфтааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

Мақсади таҳқиқ. Мақсади асосии диссертатсия таҳқиқи масъалаҳои муҳтавои ашъор, ҷусторҳо ва ибтикороти ҳар ду шоир дар густариши шеъри муосир, таҳқиқи мавзуъҳои иҷтимоӣ, ҳунари шоирон дар маъниофарӣ ва тасвирсозӣ, истифодаи унсурҳои мунозира, баёни афкори адабӣ, ҷойгоҳи табиат, забон ва сабку баён дар ашъори Лоиқ Шералий, Латиф Нозимӣ ва навпардозиҳои онҳо дар шеъри ҳавзаи адабии Тоҷикистон ва Афғонистон мебошад. Таҳқиқ ба сурати қиёсӣ ва китобхонаии ҳар ду шоири бузурги Тоҷикистон ва Афғонистон бо пайванд ба дафтарҳои шеърии онҳо ва мақолаҳову навиштаҳои чопшуда роҷеъ ба ин шоирон ва баррасии татбиқӣ ва муқоисаи сабкӣ байни ҳар ду шоир анҷом пазируфтааст.

Вазифаҳои таҳқиқ. Баҳри ба ин мақсадҳо ноил гардидан зарур дониста шуд, ки вазифаҳои зеринро ҳамаҷониба ҳаллу фасл намоем:

1. Шиносондани беҳтари рӯзгор ва осори ҳар ду шоир дар адабиёт ва фарҳанги ҳар ду кишвар.
2. Дар заминаи нашрҳои ашъори шоирон аниқ ва муқоиса намудани тавоноиҳои ҳунарӣ ва сароиши шеъри Лоиқ Шералий ва Латиф Нозимӣ.
3. Бо далелҳои мультамад муайян ва дақиқ намудани ҷойгоҳи мавзуъҳои иҷтимоии матраҷкардаи ҳар ду шоир.

¹ Мехрон, Т. Баррасии сувари хаёл дар ашъори Латиф Нозимӣ. – Донишгоҳи Балх, 2022. –178 с.

² Амин, М. Навоварӣ дар ғазали Латиф Нозимӣ. – Донишгоҳи Хирот, 2021. – 184 с.

³ Бохтарӣ, В. Салом бар марде, ки бутикои замонро менависад. Нашри «Шамира». Фаслномаи адабӣ, ҳунарӣ. –Шумораи 3, 1399 ҳ.ш. (2020 м.). – С.17-31.

⁴ Усмон, А. Шастумин баҳори валодат бо майманати шоир ва мунтақиди бузурги замони мо. Мачаллаи «Падида». – Шумораи 4, 2004. – С.23-34.

⁵ Нодирӣ, П. Латиф Нозимӣ шоире аз табори дараҳтон. – Нашри сайти Kobulnot.Gugul, 1391 ҳ.ш.

⁶ Салҷуқӣ, М. Паранда мераваду ошёна мемонад. –Нашри «Шамира»-и вежаи Латиф Нозимӣ. –Шумораи 3, 1399 ҳ.ш. (2020 м.). – С.32-40.

⁷ Мӯҷовир, А.З. Асаргузории устод Нозимӣ дар борварӣ ва боландагии фарҳанги миллӣ. – Нашри «Шамира»-и вежаи Латиф Нозимӣ. –Шумораи 7. Соли сеюм, 1399 ҳ.ш. (2020 м.). – С.12-16.

⁸ Шодон, А. Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд (нигоҳе ба асари ҷадиди Латиф Нозимӣ). – Нашри Би Би Си-и форсӣ, 5 мурдоди 1393 ҳ.ш. (2014 м.). –С.21-32.

⁹ Азизӣ, Б. Шоир ва устоди шеър Латиф Нозимӣ. – Нашри сайти Ориёнат, 2006.

4. Дишлоҳи донишмандони ҳар ду кишварро нисбат ба эҷодиёт ва маҳорати адабии ҳар ду шоир баррасӣ кардан.

5. Шеърият дар шеър ва низоми вожагонии шеъри ҳар ду шоирро ба таври муқоиса ба пажуҳиш гирифтан.

6. Бо таҳқиқи қиёсӣ баррасӣ намудан ва шиносонидани чойгоҳи мавзуи табиат, унсурҳои мунозира, афкори адабӣ дар шеъри Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ.

7. Бо диҳи интиқодӣ муайян ва таҷдид намудани озодагӣ ва навандешӣ дар дарумояҳои шеъри Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ.

8. Баррасӣ ва пажуҳиш намудани забон ва сабки баёни Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ.

9. Ба таври қиёсӣ нишон додан ва муайян намудани нақш, ҳунару маҳорат ва истеъоди фитрии Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар истифодаи саноен бадей.

Объект ва сарчашмаҳои таҳқиқ. Назми нимаи дувуми қарни XX ва нимаи аввали садаи ХХI-и адабиёти муосири форсии тоҷикӣ, раванди таърихии шеъри муосири нав дар Тоҷикистон ва Афғонистон, мақолот ва таҳқиқҳое, ки дар мавриди эҷодиёти ҳар ду шоир дар китобҳои таҳқиқӣ, дар нашрия ва сойтҳои интернетӣ навишта шудааст ва осори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ ба ҳисоб меравад.

Предмети таҳқиқ. Масоили ҷанбаҳои ҳунарӣ ва иҷтимоӣ, ки дар нашрҳои муҳталифи осори шоирон Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ, ки дар солҳои гуногун ба табъ расидаанд, махсусан се нашри «Қуллиёт»-и Лоик Шералӣ (Ҳуҷанд, 2001-и м., Техрон, 1383 ҳ.ш., Душанбе, 2008-и м.) ва ҳафт маҷмуи ашъори Латиф Нозимӣ: 1. «Сиёҳмашҳои мадраса». – Ҳирот, 1343 ҳ.ш. 2. «Зери он дарахти ҷанор» / Мачаллаи «Паштун жаг». – Кобул, 1347 ҳ.ш. 3. «Бод дар фонус». – Кобул, 1365 ҳ.ш. 4. «Соя ва мурдоб». – Кобул, 1365 ҳ.ш. 5. «Аз боғ то ғазал». – Пешовар (Покистон), 1379 ҳ.ш. 6. «Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд». – Ҳомбург (Германия), 1392 ҳ.ш. 7. «Хоби алаф». – Ҳомбург (Германия), 2016 м. мебошад.

Асосҳои назарии таҳқиқ. Зимни таҳқиқ ва пажуҳиши мавзӯи аз равобити улуми адабиётшиносӣ ба гунаи таърихи адабиёт, назарияи адабиёт, нақди адабӣ, матншиносӣ ва сабкшиносӣ истифода шуда, ба таҳқиқот ва дастурҳои назарии донишмандон ва муҳаққиқони адабиёти муосири форсии тоҷикӣ С.Айнӣ, М.Шукуров, Ш.Ҳусейнзода, А.Сатторзода, Х.Шарифов, Х.Асозода, А.Насридин, Ю.Акбаров, М.Нарзиқул, Сируси Шамисо, Муҳаммадрезо Шафии Кадканӣ, Аллома Салҷуқӣ, Восифи Боҳтарӣ, Абдулқаюми Қавим, Муҳаммад Козим Козимӣ, Партаҳ Нодирӣ ва дигарон такя кардаем.

Асосҳои методологии таҳқиқ. Таҳқиқи диссертационӣ бар асоси методҳои (усулҳои) таърихӣ, муқоисавӣ-таърихӣ, таҳлили назарӣ ва амалӣ, таҳлили оморӣ, муқоисавӣ-таҳлилиӣ, муқоисавӣ-татбиқӣ анҷом дода шуда, дар мавридҳои зарурӣ аз методҳои шарҳу тавзехи осори адабӣ низ истифода шудааст.

Навгонии илмии таҳқиқ. Дар диссертатсия нахустин маротиба масъалаҳое, ки дар зер бад-онҳо ишора шудааст, ба таври қиёсӣ таҳқиқ шудаанд:

1. Таҳлили ашъори ҳар ду шоир дар назарҳои мухталифи иҷтимоӣ, ҳунарӣ ва фарҳангӣ мебошад, ки шеъри ҳар ду шоир решашӣ шудааст.

2. Баррасӣ ва таҳқиқи сабки шеърии ҳар ду шоир аз дидгоҳи сабкшиносона дар макотиби адабии забону адабиёти форсии тоҷикӣ ва шинохт аз сабки шеърии ҳар ду шоир ба таври муқоиса иҷро шуда, ки то ба ҳол чунин коре аз тарафи кадом шахсе анҷом нашудааст.

3. Таъсирпазирии ҳар ду шоир аз ҷомеае ки дар он зистаанд ва баррасии шеъри ҳар ду шоир бо пасту баландиҳои рӯзгор ва навъи барҳӯрди ҳар ду шоир бо шеърҳояшон дар иҷтимо, ки дар он мезистаанд.

4. Муқоисаи санъатҳои бадеӣ дар шеъри ҳар ду шоир (Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ) аз дидгоҳи татбиқӣ ва муқоисавӣ.

5. Пажуҳиш дар навъи гуфторӣ ва омписандона ва пардохтан ба пайдой ва таҳлили шеъри нав, тағовутҳои тасвир, баён, маъонӣ ва санъатҳои бадеӣ дар шеъри ҳар ду шоир, пайванд ва бозтоби он бо шеъри муосири форсии дарии тоҷикӣ дар ҳавзаи тамаддуни форсизабонон.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Муайян ва мушаҳҳас кардани ҷараёни зиндагӣ ва мақоми шоирии Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар ҳавзаи адабиёти муосири форсизабонон.

2. Таҳқиқи дигаргуниҳои ҳунарӣ ва мушаҳҳас намудани нақши шоирон Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар он.

3. Пажуҳиши муқоисавии ҷанбаҳои иҷтимоии ашъори Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ ва нишон додани маҳорати шоирии онҳо дар тасвири ин мавзӯъҳо.

4. Муайян ва таҳқиқи кардани нақши Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон ва Афғонистон ҳамчун шоирони навғӯу навҷӯ, соҳибсабку соҳибмактаб ва нишон додани анвои адабии серистеъмол дар ашъори онҳо.

5. Равшан кардани монандиҳо, фарқ ва ибтикорот дар ашъори Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ.

6. Пажуҳиши ҷанбаҳои ҳунарӣ ва иҷтимоии шеъри Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ ва таҳлили дарунмоя ва мавзӯъҳои гуногуни шеъри онҳо.

7. Муайян кардани ҳунари Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар маъниофаринӣ, тасвирсозӣ, назари нави эҷодкорона, диdi интиқодӣ ба шеъри худ, ручуъ ба масоили таъриҳӣ, нигоҳу назар ба масъалаҳои озодӣ, ҳештаншиносӣ, ҳувияти миллӣ, шинохти ҷаҳони ботинии инсон, оламу одам, зебописандӣ, зебоиҳои табиат, ободии Ватан ва ғайра.

8. Мушаҳҳас нишон додани ифодаи оҳангҳои иҷтимоӣ, тасвир, маънӣ, шеваи баён, унсурҳои мунозира, масъалаи табиат ва зебоиҳои он, истифодаи санои шеърӣ, баёни афкори адабӣ ва ҳунарварии Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ.

9. Таҳқиқи санъатҳои бадеӣ – истиора, маҷоз, ташхис, ташбех, таҷnis, саҷъ, талмех, тазод, такрор ва ғайра дар ашъори Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ.

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Арзишҳои хоси назарии таҳқиқотро ба тарики зерин метавон табакабандӣ намуд:

1. Мавод ва натиҷаҳои таҳқиқро метавон ҳангоми таълифи китобҳои таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ, таърихи адабиёти муосири форсии дарии тоҷикӣ, адабиётшиносӣ, нақди адабӣ, сабкшиносӣ, робитаҳои адабӣ, таълиф ва мураттаб соҳтани дастуру китобҳои дарсӣ ва васоити таълим аз таърихи адабиёти муосири форсии тоҷикӣ, ҳамчунин чун асоси назарӣ барои мураттаб соҳтани таърихи адабиёти муосири форсии дарии тоҷикӣ истифода кард.

2. Дар ҷараёни таълифи диссертатсия аз осори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ мисли ғазал, қитъа, рубой, дубайтӣ, чаҳорпора, ашъори нимоӣ, ки дар нашрҳои мухталифи маҷмуаҳои ашъори шоирон мавҷуданд, ҳамчун маъхаз ҳангоми таҳқиқ ва муқоиса истифода кардаем.

Аҳаммияти илмию амалии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки маводи диссертатсия ҳангоми таҳия ва таълифи бахшҳое аз китобҳои дарсии таърихи адабиёти муосири форсии дарии тоҷикӣ, нақди адабӣ, назарияи адабиёт, назминосӣ, сабкшиносӣ, қаломи бадеъ, навиштани диссертатсияҳои докторӣ, номзадӣ, рисолаҳои магистрӣ, корҳои дипломӣ ва корҳои курсӣ истифода бурда мешавад.

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ

Пажуҳиш дар заминаи баррасии маводи соҳаи илмҳои адабиётшиносӣ ва бахшҳои он, маҳсусан, таърихи адабиёти муосири форсии дарии тоҷикии нимаи дувуми асри XX ва нимаи аввали садаи XXI анҷом ёфта, дар он масоили зиёди ин давраи таърихи адабиёти муосир, аз ҷумла вазъияти сиёсиву иҷтимоӣ, илмию фарҳангии Тоҷикистону Афғонистон ва таъсири замон ба рӯзгори шоирон Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ, таркиби маҷmuаҳои ашъори шоирон, нашрҳои онҳо, ҷойгоҳи масъалаҳои иҷтимоӣ дар ашъори шоирон, ҳунари ҳарду шоир дар маъниофаринӣ, тасвирпардозӣ, истифодаи мунозира, ҷойгоҳи табиат дар шеъри ҳарду шоир, баёни афкори адабӣ, паёмҳои шоирона, мавқеи қоғия, радиф, забон, сабки баёну вижагиҳои он ва санъатҳои бадеъ дар ашъори ин шоирон таҳқиқу баррасӣ шудааст, ки ба шиносномаи ихтисоси илмӣ мутобиқат мекунад.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёftи дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Муҳаққиқ бори нахуст ба таври қиёсӣ ба рӯзгору осори ҳарду шоир назари иҷмолӣ андухта, муҳтаво, часоратҳои адабӣ, ҳунари шоирон дар маъниофаринӣ, тасвирсозӣ, истифодаи унсурҳои мунозира, ҷойгоҳи мавзуи табиат, баёни афкори адабӣ, баррасии масъалаҳои иҷтимоӣ дар ашъори шоирон Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ ва нашрҳои осори шоиронро мавриди таҳқиқу баррасии ҷиддӣ қарор додааст.

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Натиҷаҳои диссертатсия дар шакли гузориши маъруза ва мақола интишор шуда, тавассути маҷmuаҳои дастаҷамъӣ, маҷаллаҳои илмии тақризшавандai донишгоҳӣ ба МД Китобхонаи миллии Тоҷикистон, Китобхонаи Доғонишгоҳи миллии Тоҷикистон, Китобхонаи Доғонишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, Китобхонаи илмии ба номи Индира Гандии АМИТ дастрас шуда, дар дарсхои назариявию амалӣ ва корҳои мустақилонаи факултетҳои таҳассусии

суханшиносӣ аз ҷониби омӯзгорон ва алоқамандони адабиёт истифода мешавад.

Нуктаҳои меҳварӣ ва калидии диссертатсия дар семинару маҳфилҳо, конференсияҳои илмию амалии факултавӣ, донишгоҳӣ ва ҷумхурияйӣ ироа шуда, баҳогузорӣ гардидааст.

Диссертатсия дар маҷлиси кафедраи назария ва таърихи адабиёти ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ (суратчаласаи №6, аз 30.01.2024) муҳокима шуда, ба ҳимоя тавсия карда шудааст.

Нашири таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Муҳтавои асосии диссертатсия дар 8 мақолаи муаллиф, аз ҷумла 4 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтаанд.

Соҳтор ва ҳачми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб бо фарогирии фаслҳо, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ, рӯйхати адабиёт ва нашири таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия иборат аст. Ҳачми умумии диссертатсия 170 саҳифаи чопи компютериро ташкил додааст.

ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚ

Дар **муқаддимаи** диссертатсия мубрамии мавзузъ матраҳ шуда, дараҷаи коркарди илмии масъалаи мавриди омӯзиш, робитаи таҳқиқ бо барномаҳо, мавзӯъҳои илмӣ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқи илмӣ муайян гардидааст. Ҳамзамон, объекти таҳқиқ, предмети таҳқиқ, навғонии илмии таҳқиқ, аҳаммияти назарияйӣ ва илмиву амалӣ, саҳми шахсии довталаб, мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ, дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳо, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳо, интишорот аз рӯи мавзузъ, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда нишон дода шудааст.

Боби аввали диссертатсия «**Назаре ба рӯзгору ашъори Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ**» унвон дошта, аз ду фасл иборат аст. Фасли аввали боби аввал «Рӯзгор, осор ва часоратҳои адабии Лоиқ Шералӣ» унвон дошта, доир ба масоили мубрами рӯзгор ва часоратҳои адабии Лоиқ Шералӣ ҳамчун шоири навовар ва ҳимоятгари манофеи миллӣ баҳс мекунад. Мардуми Тоҷикистон ўро шахсияте шоирпеша, мусаммам, лоиқ, мубориз ва бо дироят медонанд. Профессур Абдунаబӣ Сатторзода дар лобалои навиштораш дар «Куллиёт»-и шоир, Лоиқро бо як ҷумлаи кутоҳ ҷунин муаррифӣ мекунанд: «Ў дар воқеъ, «минбари вичдони ҳалқаш», «ровии ормони ҳалқаш» буд».¹ Лоиқ Шералӣ бо часорат ва сабки хоси худ аз дардҳои рӯзгор навиштааст ва масъалаҳоеро матраҳ кардааст, ки ҳама аз манофеи миллӣ бархурдоранд. Гарчи Лоиқ Шералӣ аз парваришдидагони мактаби пешиниёни хеш аст, аммо худ низ осоре барои ояндагони хеш гузашта, ки тавонмандии ўро дар адабиёт ва бавижана шеър нишон медиҳад. Маҷмуаҳои Лоиқ аз шеър ба шеъре, аз силсилае то силсилае, аз маҷмуае то маҷмуае сайқал, такмил ва ҷилои тоза пайдо кардааст. Шеъри ў садаи бистуми тоҷикро тобиши наве баҳшид ва оғаридаҳояш мамлӯ аз

¹ Шералӣ, Л. Куллиёт. Мураттибон: Масъуд Қосимӣ, Баҳридин Алиев, Ромиши Шералӣ. – Техрон: Пажуҳишгоҳи фарҳангӣ форсӣ-тоҷикӣ, 1383 ҳ.ш. – С. 36.

дастовардҳои адабиёти клосикии форсии дарӣ ва эҷодиёташ ғаноманд бо гӯйишҳои шифоҳӣ ва мардумӣ мебошад. Ӯ шеъри ин замони Тоҷикистонро бо шеъри ҳазорсолаи порсӣ-дарӣ пайванди ҷовидона задааст.

Лоик Шералӣ дар ҳудуди сӣ дафтар шеъре дорад, ки бештаринаш ба ҳуруфи сирилик ба зевари чоп музайян шудааст ва ҷанд дафтар аз ашъораш дар Эрони кунунӣ ба ҷоп расидааст. Лоик Шералӣ бо пайгириҳои адабии ҳуд тавонистааст овозаи шеъри ҳудро то он бари марзҳои Тоҷикистон, дар ҳавзаи тамаддуни порсизабонон баланд нигоҳ дорад. Ҳамзамон, ки дар Тоҷикистон шеъри Loik ҷойгоҳи ҳудро пайдо мекард, дар Афғонистон ва Эрон низ шеъраш мавриди писанди ҷомеаи адабӣ-фарҳангии он кишварҳо низ воқеъ шуда буд. Лоик Шералӣ аз ибтидои солҳои шасти асри гузашта, дар баробари навиштани очерку мақола ва эссеҳои проблемавии публисистӣ ва тарҷумаи бадеӣ, пайваста ба таълифу чопи шеър иштиғол варзидааст.

Фасли дуюми боби аввал «**Латиф Нозимӣ ва нақши ӯ дар адабиёти муосири Афғонистон**» унвон дошта, дар он масъалаҳои зиндагии шоир дар Афғонистон, сарнавишти минбаъдаи ӯ дар муҳочирагӣ ва нақши шоир дар адабиёти муосири Афғонистон баррасӣ ва таҳқиқ шудаанд.

Латиф Нозимӣ яке аз шахсиятҳои машҳур дар Афғонистон аст, ки бо ному коркардҳои ӯ донишмандону шуарои адаби форсии дарии тоҷикӣ ошнӣ доранд. Латиф Нозимӣ дар 21-уми саври соли 1325 ҳ. ш. дар шаҳри Ҳироти Афғонистон дида ба ҷаҳон кушудааст. Нозимӣ баъд аз гирифтани санади синфи дувоздаҳум ба фокултаи адабиёти Кобул барои идомаи таҳсил қабул мешавад ва дар Донишкадаи адабиёти форсии дарӣ идомаи таҳсил медиҳад. Латиф Нозимӣ пас аз фароғат аз донишгоҳи Кобул ба ҳайси устодёр дар донишгоҳи Кобул шомили вазифа шуд. Дар соли 1343 дафтари аввалини шеърии Латиф Нозимӣ бо номи «Сиёҳмашқҳои мадраса» ба ҷоп расидааст. Нозимӣ солҳо тарозудори барномаи «Тарозуи тиллойӣ»-и родиои Афғонистон буд. Ва аз соли 1350 ҳ. то 1352 ҳ. барномаҳои нақди адабиро дар радиои Афғонистон навишта ва аз он сол то 1368 устоди нақди адабӣ ва адабиёти муосир дар Донишгоҳи Кобул буд. Латиф Нозимӣ аз нимаи соли 1361 то поёни соли 1363 дар донишгоҳи Ҳумбулди Олмони Шарқӣ ба тадриси забон ва адабиёти форсии дарӣ пардохтааст. Ӯ пас аз бозгашт ба ватан ду сол ба тадрис дар факултаҳои адабиёт ва журнолизм масруф буд ва ба ҳайси раиси Кумитаи давлатии фарҳанг муқаррар ва пас аз ду моҳ ба дунболи даргирий бо мақомоти вақт аз ин уҳда истеъло дод ва бо хонавода озими Ҳинд шуд ва дар идомаи сафар раҳсипори Олмон гардид ва аз соли 1990 то кунун дар Олмон иқомат дорад.

Латиф Нозимӣ яке аз пешгомон ва бунёдгузорони ғазали нав, шеъри Нимоӣ ва нақди муосири адабӣ дар Афғонистон шинохта ва эътироф гардидааст. Латиф Нозимӣ 7 дафтари шеърашро ба ҷоп расонидааст, ки дар диссертатсия ин дафтарҳои шеърий баррасӣ шудаанд. Латиф Нозимӣ дар радифи дафтарҳои ашъор асарҳои «Равиши имлои забони дарӣ» ва «Масъалаи достоннависӣ дар Афғонистон»-ро таълиф кардааст, ки дар ин асарҳо масъалаҳои дуруст навиштани қоидҳои навиштории забони порсии дарӣ ва қазияи достоннависиро дар Афғонистон матраҳ кардааст. Латиф Нозимӣ навовариҳои зиёде дар шеъри хеш доштааст, Ӯ яке аз нахустин пешгомони

шеъри нав ба маъни нимоии он мебошад. Дар ин росто метавон ўро яке аз бунёдгузорони ғазали нав, аз пешкисватони чаҳорпоранависӣ донист, ки дар маҷмуъ ғазалҳояш аз нигоҳи наву чаҳорпораҳояш як-як бӯи деҳқадаи нави шеърро мерасонанд.

Боби дуюми диссертатсия «**Таҳқиқи қиёсӣ дар ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ**» номгузорӣ шудааст. Фасли аввали ин боб «**Мундариҷаи ашъори Лоик Шералӣ ва баррасии он**» ном дорад. Ғазал - бештар навъе аз шеъри дилҳоҳи Лоик будааст ва ў аз анвои дигар, ба мисли чаҳорпора, маснавӣ, рубой, дубайтӣ, қитъа ва шеъри нимоӣ фаровон истифода кардааст. Дар адабиёти муосири тоҷик ишқ ба забони ниёкон ва алоқамандӣ ба шеъри клоссики форсии дарӣ ҳамеша вучуд доштааст. Бо побандӣ ба шеъри клоссик, Лоик сурудаҳои зиёде ба сабкҳои ҷадиди шеърӣ дорад ва ҳаллоқиятҳояш тавониста ўро дар радифи шоирони навпардози адаби порсии дарии қарни бисту як қарор дихад.

Ин манам бохтадил

Ошиқи чон ба гарав,

Ошиқи тозагуле,

Аз ҳама куҳнаву нав.

Соқиё, ҷоми дигар, ҷоми дигар, ҷоми дигар,

Ки дилам хун шуда аз ишқи гуландоми дигар.¹

Навпардозиҳои Лоик Шералӣ дар фурми ҷорпорасароӣ ва дарозу кутоҳ кардани мисроъҳо маҳдуд намешавад. Ҳаллоқияти шеъри Лоик бар он аст, ки ў ҳамвора аз вожаҳо ва навъи гӯйиши тоҷикӣ ва фарҳанги гуфтории Тоҷикистон истифода намудааст ва ин ибтикори ў мақоми шеърашро боло бурдааст:

Гах-гах зи сари девор ҳандида назар мекард,

Гулхандаи тобонаш аз ишқ хабар мекард.

Гоҳе зи сари девор як себча меафканд,

Гоҳе зи ҳаёти мо дуздана гуле меканд...

...Подоши сабуриҳош бурданд ба дуриҳош,

Он духтари ҳамсоя баргашта намеоя...²

Вожаҳое чун **себча, дуриҳояш ва намеоя** зебоиҳои шеърро пур аз эҳсос ва ривояти шеърро пурбор мекунад.

Фасли дувуми боби аввал «**Таҳқиқи қиёсии муҳтавои ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ**» ном дорад. Муҳтавои шеъри Лоик Шералӣ аз устураҳои адаби форсии дарӣ ва фазои ҳамосии онҳо баҳраи басазое бурдааст. Ў мардуми дурмонда аз устураҳои адабиёти забони ниёгонро як бори дигар ба онҳо наздик кардааст. Қаломаш мамлӯ аз эҳсоси рӯҳӣ ва равонӣ аст.

Мондай гар нимаҷону нимазинда то ба ҳол,

Бо суруди Рӯдакӣ, бо тибби Сино мондай.

Мондай гар покҷону покимон то ҳанӯз,

Бо китоби Ҳофизу осори Мавло мондай...³

¹Шералӣ, Л. Куллиёти ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури ҳориҷаи Ҷумҳурии исломии Эрон, 1383 ҳ.ш. – С. 391.

²Шералӣ, Л. Куллиёти ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури ҳориҷаи Ҷумҳурии исломии Эрон, 1383 ҳ.ш. – С. 374.

³ Шералӣ, Л. Фарёди бефарёдрас. – Душанбе: Адиб, 1997. – С.81.

Дар тасвири шеъри Лоик ҳисси ҳувиятхоҳӣ ва миллигароӣ бо гӯиши мушкилоти Ватан омадааст. Ӯ аз ишқи баланде, ки ба сарзаминаш доштааст, бештарини муҳтавои шеъри худро ба мазмуни муҳаббат ба мардум ва ишқ, ба Модар - Ватан тахсис додааст. Фочеаи солҳои 90 дар шеъри Лоик Шералий таъсири босазое доштааст, ки баёнгари дарди миллӣ ва тафаккури миллӣ дар Тоҷикистон шудааст:

Тоҷик андар Ватани хеш чаро муттаҳам аст?

Ё хато рафта ба тоҷик таваллуд шуданам?

Гуфт алломаи Иқбол, ки бархез зи хоб,

Буздиле гуфт фулонист муҳотаб на манам...¹

Дар муҳтавои шеър худи Лоик Шералий аз дарду нобасомониҳои замони хеш дардмандона мегӯяд ва бо сурудани шеър, ҳарфҳои дили худро бидуни санои сангин, печидагиҳои шеърӣ бо сабки бисёр сода ва оммафаҳм, месарояд ва муҳтавои қаломашро ба хонандаи шеъраш мерасонад. Ӯ бо хитоб ба ононе, ки забони модарии хешро ҷиддӣ нагирифтаанд, чунин месарояд:

Ҳар қас, ки забони модариро гум кард,

Боист, ки гум шавад зи хоки падарон.²

Муҳтавои шеърҳои Лоик Шералий бештарина навгарост. Ӯ аз вожаҳои ноби форсии дарии тоҷикӣ ҳамвора истифода намуда ва гоҳе омиёна мешавад ва содагиу зебоии ҷаҳони омиёна аз салобати хосе бархурдор мешавад. Талоши Лоик барои пайванди шеъри клоссик ба шеъри нав дар ашъораш дида мешавад. Ӯ мавориди рӯзмарраро тасвир месозад ва аз ҷаҳони омиёна мебарад, ки наванд ва дар қаломи шеър тоза ба майдон омадаанд.

Муҳтаво дар шеъри Латиф Нозимӣ ҳарфҳо ва андешаҳои фаровоне дар пай дорад. Муҳтаво ва мазмуни ашъори Латиф Нозимӣ тоза ва нав аст. Ашъори Латиф Нозимӣ баёнгари бедорӣ ва асарабахшӣ бар ҷомеа аст. Ӯ дар таҳайюлоташ тавонистааст навгароиро бо худ ҳамл кунад:

Шаб ту гуфтӣ мабӯс ҷашми маро,

Қ-ин шугуни бади ҷудоиҳост.

Дидаам рӯз ҷашм бӯсидан,

Рӯз поёни ошноиҳост.³

Иртиботи бӯса бо бадшугунӣ ва поёни ошноиҳо, тасвири ин шеърро зебо кардааст ва иртиботи забони гуфториро бо забони мактуб мустаҳкам мекунад. Он чи ба номи шугун нописанд аз номи ҷомеа гуфта шуда буд, акнун ранг ва бӯи дигаре гирифтааст ва аз ҷашми шеър таровиш мекунад.

Ҳар рӯз бори шонаи девор мешавам,

Ҳар шаб ба пои ойина овор мешавам.

Ман бо намози ҳодиса дар хоб меравам...

...Бо инзивои тоза гирифтор мешавам.

Гуфтӣ чаро зи шеър фурӯ баста шуд лабат,

Кай ман зи дasti ёди ту бекор мешавам.⁴

¹ Шералий, Л. Қуллиёт. Мураттибон: Маъсӯд Қосимӣ, Баҳриддин Алиев, Ромиши Шералий. – Техрон: Пажуҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ, 1383 ҳ.ш. – С. 469.

² Ҳамон ҷо. – С. 5.

³ Нозимӣ, Л. Соя ва мурдоб. – Кобул: Матбааи давлатӣ, 1365 ҳ.ш. – С.56.

⁴ Нозимӣ, Л. Ман боғи оташам. – Кобул: Интишороти Ток, 1399 ҳ.ш. – С. 501.

«Намози ҳодиса» бо сувари клоссик ва муҳтавои нав ғазалест, ки шоир худро дар майдони фочеа мебинад ва субхи худро бо намози ҳодиса оғоз мекунад. Тасвири шеър аз истиораҳои мутааддаде ташкил шудааст. Ӯ дар байти охир навъе киноя ба кор бурдааст, ки «кай ман зи дасти ёди ту бекор мешавам».

Муҳтавои шеъри Латиф Нозимиро ишқ, шикасти ишқ, зиндагӣ, ҳасрати зиндагӣ, адолат, озодӣ, ҳуқуқи инсонӣ ба виже ҳуқуқи поймолшудаи зан, ҷанг ва табоҳии табиат ташкил додааст. Дар маҷмуъ, муҳтавои шеъри Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ навоварона ва тоза буда, ин шоирон дар шеъри худ вожаҳои ноби форсии тоҷикиро истифода кардаанд.

Фасли сеюми боби дуюм **«Ҳунари Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар маъниофаринӣ ва тасвирсозӣ»** унвон дорад. Лоиқ Шералӣ аз шоирони пешкисвати маънисарост, ки дар ҳар дубайтӣ, рубоӣ, чаҳорпора, ғазал ва анвои дигари шеърӣ маъниҳои тозаву баландро дар пироҳани ороҷои шеърӣ хеле зебо ва муассир баён кардааст, ки ин нукта аз аввалин шеъри ӯ «Ном» то охирин сурудаҳояш бармalo ба назар мерасад:

Зиндагӣ хуршед дар боми ман аст,

Зиндагӣ маҳтоб бар боми ман аст.

Зиндагӣ ёри гуландоми ман аст,

Зиндагӣ Хайёми айёми ман аст...¹

Тасвиргариин ин шеър ба манзалаи боло рафтани зиндагӣ, хуршедвор бар боми шоир аст. Ӯ дар сояи ёри гуландоми хеш ҳамчун Хайём мегузаронд. Ӯ ғоҳе дарахтро ба тасвир мекашад ва ғоҳе дарёро дар хаёлаш тасвирсозӣ мекунад:

Ду раҳсозему раҳпаймо, ману дарё ману дарё,

Ду ҳамроҳему ду танҳо, ману дарё ману дарё.

Зи як сарчашма меоем, зи як сарчашмаи қӯҳӣ,

Ба поинҳо аз он боло, ману дарё ману дарё.

Ғазал меҳонаду ман ҳам, ғифон месозаду ман ҳам,

Ду шоир ду дили шайдо, ману дарё ману дарё.²

Нигоҳи Лоиқ ба дарё нигоҳи ошиқона аст, ки ҳар ду бо ҳам ҳамсадо шӯр доранду ғавго мекунанд. Ӯ дарёро ҷуз шоирони рӯзгор медонад ва ғазалвораҳои дарёро, ки аз як сарчашма бо ғазалҳои худаш аст, меситояд ва бо ғифон ва дили шайдо мешунавад ва ҳар ду шоирона бо ҳам месароянд. Дар тасвири ин шеър ҳуввияти инсонӣ додан ба дарёро ташхис мекунад, ки ӯ низ даргузари рӯзгори танҳост ва ғазал месарояд. Тасвиргириҳои Лоиқ аз манзараҳо ва лаҳзаҳо, ҷузви тасвирсозиҳоест, ки аз домани ҳақиқати табиат бардоштааст. Шеъри Лоиқ тавонистааст, ки салобати шеъри классикии форсии дарӣ ва навовариҳои шеъри муосири навро дар худ ҷой диҳад ва ин пайванди қавӣ ҳуввияти таърихии шеъри Лоикро ҳифз мекунад.

Дарунмояҳои шеъри Лоиқ бо маонӣ ва саноатҳои шеърии нав бо баёни классикий ва хурросонӣ ба майдон омадааст ва ҳам аз навпардозиҳои шеъри муосири форсии тоҷикии дарӣ дар карни бистум суханҳо дорад.

¹ Шералӣ, Л. Куллиёт. Мураттибон: Маъсӯд Қосимӣ, Баҳриддин Алиев, Ромиш Шералӣ. Пажуҳишгоҳи фарҳангӣ форсӣ-тоҷикӣ. – Техрон, 1383 ҳ.ш. – С. 142.

² Шералӣ, Л. Куллиёт. Мураттибон: Маъсӯд Қосимӣ, Баҳриддин Алиев, Ромиш Шералӣ. Пажуҳишгоҳи фарҳангӣ форсӣ-тоҷикӣ. – Техрон, 1383 ҳ.ш. – С. 405.

Чаҳорпорасарой, ки гӯё марҳилаи нахустини шеъри муосир ва ҳам гоме ба сўйи шикасти бинои баланди ғазал аст, дар шеъри Лоик ба вуфур дида мешавад. Дар ҳама анвои шеъри Лоик Шералий хонанда ба мазомину мундариҷаи баланд мувоҷеҳ мешавад, ки ин суханон аз қалби шоир таровида, ба зеҳни мардуми суханпарвар менишинаид ва гӯяндаи ин ашъорро маҳбуб гардонидааст, ки дар заминаи ашъори классикӣ бо диди наву муосир баён гардидаанд.

Латиф Нозимӣ дар шеъри муосири Афғонистон аз шоирони навгӯву маънисаро ва тасвиргари мумтоз ба ҳисоб меравад. Латиф Нозимӣ ҳамвора кӯшидааст, то навоварӣ дар тасвиру баёни шеър дошта бошад. Ӯ нишон медиҳад, ки таваҷҷуҳ ба зарофатҳое, ки дар сиёқи сухангӯйӣ вучуд дорад ва нозукандешие, ки дар хаёл вучуд дорад, чӣ гуна сабаби боло бурдани сатҳи суханаш мешавад. Шеъри Латиф Нозимӣ анбошта аз тасвирҳоест, ки якважҳӣ нестанд. Дар вучуди онҳо маоние нуҳуфтааст, ки дар се самт метавон ба он дастрасӣ пайдо кард. Ба сегонии ин чанд мисраъ бингаред, ки дар зоҳир аз ҳатари табаре бар дараҳт ҳабар медиҳад ва металабад, то ҷангули сабзтарро аз ин мочаро огоҳ созанд, аммо ваҷҳи дигар аз намудори ҳабарест, аз ситаме, ки бар ҷомеа мусаллат мегардад ва дар пайи вайронии куллияти ҷомеа ё ҳамон ҷангули анбуҳ аст:

Бар лабони ташнатабар,
Вожаи раҳои дараҳтро навиштаанд,
Ҷангали сиتابри сарбаландро ҳабар кунед.¹

Ӯ дар шеъри зер, тасвири шабе бо маъшукро мекашад ва аз аломати сенуқта «...» ба некуӣ баҳраи басазо мегирад. Мафҳуми сенуқта, ки ҳуд идомаи қаломро ба хонанда voguzor мекунад, то бад-он андеша кунад ва бар ҳамон минвол тафаккороташ ҷойгузини сенуқта шавад. Дар ин шеър мафҳум ба навъест, ки шоир намехоҳад, ин мавзуъро ҳуд баён кунад ва ба уҳдаи хонандааш мегузорад:

Шаб буду садои най,...,
Як шиша ду ҷоми май,...
Афтода ба гӯшай утоқам,
Пероҳани ҳуби вай....²

Ӯ бештарин тасвирҳоро бо таркибҳои тоза ва бикраш сомон медиҳад. Тасвирҳои породоксӣ низ аз шигардҳои оғаринишии ӯст, тасвирҳои ӯ ду мафҳуми мутаззоду ноҳамгуно бо ҳам меомезанд:

Ҳонаам ҷангали бе панҷара аст,
Наъраи сокити бе ҳанҷара аст,
Наърае сокит.,³,

ки тасвирест породуксӣ. Латиф Нозимӣ дар ашъори ҳуд тасвирҳои зебое месозад, ки бо маъниҳои баланд ифода меёбанд. Устувории вожагон дар таркиби мисраву байтҳо ва тозаву навии онҳо шеъри Нозимиро зебову равшан ва пурмаънӣ гардонидааст.

¹ Нозимӣ, Л. Ман боғи оташам – Оинаҳо дурӯғ намегӯянд. – Кобул: Интишороти Кобул, 1399 ҳ. – С. 448.

² Ҳамон ҷо. – С. 238.

³ Нозимӣ, Л. Ман боғи оташам – Оинаҳо дурӯғ намегӯянд. – Кобул: Интишороти Кобул, 1399 ҳ. – С. 124.

Фасли чоруми боби дуюм «**Унсурҳои мунозира дар шеъри Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ**» унвон дорад. Мунозира барои исботи мавзӯъ зарурат мегирад ва гоҳе шоир бо касони дигаре, ки ҳузури мустақим доранд ҳарфи худро мегӯяд. Чунонки Лоик Шералӣ дар шеъри «Араб гӯянд Синоро гурӯҳе» ҳарфҳои дилашро ба одраси арабҳо, туркҳо, ўзбекҳо ва... мерасонад:

Араб гӯянд Синоро гурӯҳе,
Гурӯҳе форс ё тоҷик донанд...
...Аё даъвогарони асли Сино!
Чӣ лозим ин ҳама ғавғову даъво!
Чу доруҳои ў бо ҳар забоне
Табобат мекунад дарди шуморо.
Ба ҳар ҳолат ба ҳар давру замоне,
Кифоят мекунад дарди шуморо...¹

Лоик Шералӣ дар мунозираи боло ба дифоъ аз ҳувияти форсизабонон бархоста ва хитоб ба араб мегӯяд: Шумо, ки Синоро араб медонед, чаро пас ба забоне, ки Сино гуфтугӯ доштааст, ошно нестед. Доруҳои Сино шуморо дармон мекунад ва ин асл бароятон коғист.

Латиф Нозимӣ ҳам мунозираҳое бо дараҳту дигар ашёи табиат дорад ва ҳамчунин танзгунаҳое, ки метавон бад-он мунозира гуфт:

Як бӯса шабе талаб намудам аз вай,
Гуфто ки диҳам бӯса туро? – Гуфтам: Кай?
Хандиду рамиду шона боло андоҳт,
В-он гоҳ ба таъна гуфт: – Вақти гули най.²

«Вақти гули най» мақолест, ки дар забони гуфторӣ зиёд аз он истифода мегардад. Аммо ин мақолро ҳамеша ба корҳое, ки шуданий нест, истифода бурдаанд, чунки най гиёҳест бо қади баланд ва баргҳои фаровон, аммо ҳеч вақт гул намекунад ва ин мақол ҳам мефаҳмонад, ки ин кор шуданий нест.

Шабе пурсидамаш бо бекарорӣ,
Ки ғайр аз ман касеро дӯст дорӣ?
Ду ҷашмаш аз хичолат бар ҳам афтод,
Миёни гиряи худ гуфт оре.³

Фазои ин гуфтугӯро баҳспазир аст. Ин гуфтугӯро бояд дарк кард, чун ҳолати хилвате, ки дар он ин баҳс иттифоқ афтодааст, худ навъе ҳайратангез шудааст. Ҳонандаи дубайтӣ низ ба ҳайрат водошта мешавад ва зеҳни инсон дар ин баҳс сокин мемонад. Шоирон барои ҳалқи мавзӯъ ва зебоии бештар додан ба шеър, муҳотаби маҷхӯл пайдо мекунанд ва мунозираи хешро бо муҳотаби хеш меоғозанд.

Фасли панҷуми боби дуюм «**Афкори адабии Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ**» унвонгузорӣ шудааст. Афкори ҳунармандонаи Лоик Шералӣ дар ашъораш ба вуфур омадааст, то роҳгушои мавориди мубрами иҷтимоии хеш бошад:

Парвози баланд шоҳпар меҳоҳад,

¹ Шералӣ, Л. Куллиёти ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури ҳориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон, 1383 ҳ.ш. – С. 65.

² Нозимӣ, Л. Ман боги оташам – Сиёҳмашҳои мадраса. – Кобул: Интишороти Ток, 1399 ҳ.ш. – С. 523.

³ Нозимӣ, Л. Соя ва мурдоб. – Кобул: Матбааи давлатии Кобул, 1365 ҳ.ш. – С. 21.

Чавлонгаҳи шоирӣ ҳунар меҳоҳад.
Лайлии сухан на ёфаву лофу газоф,
Маҷнундиливу шӯру шарар меҳоҳад.¹

Лоик Шералӣ дар ин рубой ба ҳунари шоирӣ таъкид дорад ва шоириро лофу газоф гуфтан намедонад. Ӯ мегӯяд, ки шоирӣ шоҳи пурпарвоз меҳоҳад. Афкор ва андешаҳои Лоик Шералӣ басо маворид тавонистааст, роҳгушо бошад ва вазифаи худро анҷом дихад. Талошҳои пешгири Лоик Шералӣ дар ростои ҳунар ва адабиётро метавонем бузургтарин кори адабии қарни бисту яки Тоҷикистон биномем. Ба андешаи Лоик:

Саводи шоирӣ мактаб надорад,
Қалам парвои рӯзу шаб надорад.
Бувад шоир фидоии замона,
Ҷаҳони шоирӣ мансаб надорад.²

Ӯ тарфандҳое, ки боиси таваққуфи ӯ мешавадро огоҳона рад мекунад ва таъкид менамояд, ки «худафрӯзӣ шиори шоирон аст» ва шоири огоҳу бедордилро зарур аст, ки ҳамеша пайи ҷустуҷӯ буда, ҳаргиз фориғбол набошад:

Худафрӯзӣ шиори шоирон аст,
Худомӯзӣ китоби оқilon аст.
Агар мо як дам аз худ розӣ бошем,
Зи мо норозӣ фардои ҷаҳон аст.³

Шоирона ба дунё дидану онро ҳунармандона дар ҳаёти шеър овардан кори ҳунармандона аст, ки Лоик Шералӣ анҷом додааст.

Дар дафтарҳои шеъри Латиф Нозимӣ ғазалҳои ҳунарии ошиқона, иҷтимоӣ, сиёсии бисёре дига мешавад. Афкори адабии иҷтимоии ӯ дар ғазалҳояш бозтоб пайдо кардааст ва ҳар қадоми онро метавон коре мунҳасир ба фард донист:

Шукуфта меравам аз кӯчабоғҳои танат,
Парам чу боди баҳорон зи атри настаранат.
Дараҳти пургули тӯбо манам, ки рӯидам,
Ҷӣ ошиқона ба боғи биҳишти пираҳанат...
...Маро ҳазор ҳати орифона дар ёд аст,
Зи оя-ояи сабзи катибаи баданат.
Чу субҳи оинаҳои булуғи андомат,
Нишастаам ба ҳавои дубора омаданат.⁴

Шеъри кӯтоҳи Нозимӣ зери унвони «Дурӯғ» боварҳои иҷтимоиро зери савол мебарад ва беадолатии ҷомеаро бо истифҳоме аз як бому ду ҳаво ба ҷолиш мекашад. Ӯ зарбулмасали «Ба ҳар кучо, ки равӣ осмон ҳамин ранг аст...» -ро бо баёни олӣ дар шеъраш чунин меоварад:

Кӣ гуфтааст туро,
Ба ҳар кучо, ки равӣ осмон ҳамин ранг аст.
Ки ман,
Зи боми хонаи худ то ба боми ҳамсоя,
Ду осмони дигаргуну солҳо дидам¹.

¹ Шералӣ, Л. Куллиёти ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури ҳориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон, 1383 ҳ.ш. – С. 518.

² Ҳамон ҷо. – С. 537.

³ Ҳамон ҷо. – С. 537.

⁴ Нозимӣ, Л. Соя ва мурдоб. – Кобул: Матбааи давлатии Кобул, 1365 ҳ.ш. – С.6.

Латиф Нозимӣ тавонистааст гавҳарҳои гаронбаҳои балоғатро бо таркибе қавӣ дар шеърҳояш гузорад ва навъи корбурдии ҳар кадом аз маониро чунон барқарор дорад, ки мувофиқи табъу завқи дигарон қарор гирад. Латиф Нозимӣ бо ғазалҳояш роҳи худро аз ғазалсарию суннатӣ чудо кардааст ва бо шуарои ҳамдаврони хеш чун Махмуди Форонӣ, Восифи Бохтарӣ ва... нахустин ғазалҳои мудерн дар Афғонистонро таҷриба кардааст. Аз диди ин шоирон абзорҳои ғазали суннатӣ кори хешро анҷом дода буд ва имрӯз бояд бо абзоре нави мудерн ба суроғи шеър рафт. Шеъри мудерн меъёрҳо ва мавозини хешро ба зудӣ дар байни шуарои Афғонистон шиносонд ва баъд аз Латиф Нозимӣ ва дигар ҳамроҳонаш имрӯзихо шеъри мудерну муосири нав месароянд.

Боби сеюми диссертатсия «**Накш ва истифодаи санъатҳои бадеӣ, мавзуъҳои иҷтимоӣ ва табиат дар ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ**» унвонгузорӣ шудааст. Фасли аввали боби сеюм «**Ҷойгоҳи санъатҳои шеърӣ дар ашъори Лоик Шералӣ**» унвон дорад. Шеъри Лоик Шералӣ бо санъатҳои шеърӣ пайваста музайян аст ва ў талоши воғир дар ин маврид намудааст, то шеъраш бо санъатҳои адабӣ ба майдон ояд. Тавоноиҳои Лоик Шералӣ дар ин маврид чунон аст, ки ғазалҳояш аз санъатҳои адабӣ барҳурдор буда ва зебоии қаломашро санъатҳои шеъраш барҷаста намудааст.

Ташбех дар луғат ба маънои ҳамсонӣ меояд. Дар адаби форсии дарӣ чизе ё қасеро ба чизе монанд кардан аст:

Аз қучо омадӣ, эй ҷашмаи нур?
Аз қучо омадӣ, эй маҳзани шеър?²

Ишқи ту чун насими субҳонӣ
Дар дилам накҳати баҳор овард.
Номи ту мисли ҳатти пешонӣ
Ҳатти қисмат зи кирдгор овард...³

Дар шеъри Лоик анвои ташбех истифода шудааст. Ў мушаббехи худро бештар ба мавориде аз домони табиат ташбех мекунад. Таркибҳои вожагоние чун: ҷашмаи нур, маҳзани шеър, насими субҳонӣ, ҳатти пешонӣ ва ғ. намоиши табиат дар ташбехҳои шоир навъе зебоии табииро дар қаломи ў равшан мекунад. Дар шеъри дигаре ба номи «Дарё» ў худро рӯде медонад, ки бо түғёни ҳӯяш аз санг воҳимае надорад ва низ худро ба дарёи пурошӯб ташбех ва монанд мекунад:

Ман он рӯдам, ки андар роҳи түғён
На санги раҳ, на соҳил мешиносам.
Ман он дарёи пурошӯбу яқрав,
Ки танҳо шевай дил мешиносам...⁴

Истиора- навъе аз саноати шеърист, ки дар қаломи шоирон ба вуфур вучуд дорад.

Эй ки ту ҷони манӣ, ҷони манӣ, ҷони манӣ,
Он ки меҳоста будам зи ҷаҳон они манӣ.

¹ Нозимӣ, Л. Соя ва мурдоб. – Кобул: Матбааи давлатии Кобул, 1365 ҳ.ш. – С.38.

² Шералӣ, Л. Куллиётӣ ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури ҳориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон, 1383 ҳ.ш. – С. 359.

³ Ҳамон ҷо. – С. 359.

⁴ Шералӣ, Л. Куллиётӣ ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури ҳориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон, 1383 ҳ.ш. – С. 93..

Дар миёни ҳама ин талхиву шүрй ба ҷаҳон
Намаки умри манӣ, шираи армони манӣ¹.

Истиорай «ҷони манӣ» (мушаббех) ба ҷои номи маъшуқ ва такори он зебоии қаломро дучандон кардааст. Ӯ ягона хостаашро аз ҷаҳон ҳамон расидан ба ҷон ва ё ҷонони худаш медонад ва ўро шираи ормони зиндагияш ва намаки умри гаронмояи (мушаббех биҳи) худ муаррифӣ меқунад.

Эй асли девони ғазал, шод омадӣ, шод омадӣ,
Нақде дилу ҷон дар бағал шод омадӣ, шод омадӣ.
Аз сафҳаи барги гулат ҳондам ғазалҳои дилат,
Эй шоҳкоре бебадал, шод омадӣ, шод омадӣ.
Бо ман даме даврон бирон, бо ман бигӯ, бо ман бихон,
Эй армуғоне аз азал, шод омадӣ, шод омадӣ².

Вожагони «эй асли девони ғазал» ё «эй кони айши бехалал» ё «эй шоҳкоре бебадал» ба ҷои номи маъшуқ (мушаббех) омадааст, «барқасди марге бемаҳал», «нақде дилу ҷон дар бағал» ба ҷои мушаббех биҳи омадааст.

Киноя. Пӯшида сухан гуфтанро дар адабиёт **киноя** мегӯянд ва дар шеър ҳамеша маънои дувумии он мавриди назари шоирон қарор доштааст. Ҳамчунин зарбулмасалҳое, ки бар забони оммаи ҷомеа ба расми киноя боқӣ мондааст, низ кинояҳоанд, ки аз батни ашъори шоирон сар баровардааст:

Яке афсӯсу дигар ҷом ҳӯрда,
Ҳама хомему шири хом ҳӯрда.³

«Шири хом ҳӯрдан» дар мушаббех биҳи ва «ҳама хомем» дар мушаббех чунон менамояд, ки бо он ки мо ҳама ҳанӯз ба пухтагӣ нарасидаем, иддаои шири хом ҳӯрдан дорем, ки шоир ин ҷо баҳси газофагӯй дар ҷомеаро киноя гуфта, интиқод меқунад.

Фиреби зиндагӣ бар ҷои панд аст,
Тамоми фанди ў бар ҷои қанд аст.
Замин паст, осмон дуру баланд аст,
Ғанимат ҳам писанду нописанд аст.⁴

Пастии замин ва баландии осмон дар таноқузи маънои хеш киноявор гуфта шудааст. Гуруру ҳудҳоҳиро бар минволи бузургбинӣ ва баландии осмон қудамо киноя кардаанд ва пастии заминро дар тақобул бо он овардаанд, ки дар шеъри Лоик низ чунин бардошт аз кинояомезии он ба даст меояд. Ӯ писандида ва нописандида дар тақобул медонад ва осмону заминро бар он киноя мезанд.

Фасли дувуми боби сеюм **«Санои бадӣ дар ашъори Латиф Нозимӣ»** ном дорад. Дар шеъри Латиф Нозимӣ ҷаҳор унсури ташкилдиҳандай матн (мачоз, киноя, ташбех ва истиора), ки рози баёни шоирро машруҳ медиҳад, ҷойгоҳи хосса доранд.

Мачоз - яке аз тарфандҳои нағзи шоирона аст, ки дар он суханвар вожагонро дар маънои ростин ва қомусии он ба кор намегирад ва бар он маънои ҳунарӣ медиҳад:

Помир ба гесӯи сапеди ту қасам,

¹ Ҳамон ҷо. – С. 505.

² Шералий, Л. Куллиёти ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури ҳориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон, 1383 ҳ.ш. – С. 449.

³ Ҳамон ҷо. – С. 543.

⁴ Ҳамон ҷо. – С. 543.

Чайхун ба сукути беумеди ту қасам.
Бе ёди шумо сахар накардам як шаб.
Кобул ба чанозаи шаҳиди ту қасам.¹

Дар ин рубой маҷоз дар вожагони Помир, Чайхуну Кобул дида мешавад, ки ҳар қадоми онро ба навъе дар маъни маҷозии он ба кор бурдааст. Чанозаи шаҳиди Кобул дигар марбути маҳдути ҷуғрофиёни Кобул нест ва мурод аз ин ҳамон мардуми Кобуланд, ки дар андуҳи шаҳиди хеш месӯзанд ва Латиф Нозимӣ ба андуҳи он шаҳид қасам меҳурad. Ҳамчунон, гусувони сапеди Помиру сукути ноумедонаи Чайхун низ бар маҷози ин рубой афзудааст.

Киноя - аз унсури дигар аст, ки дар шеъри Латиф Нозимӣ басомади зиёд дорад ва ба маъни пӯшида сухан гуфтан бошад, ки ин пӯшидагии қалому баёни маъни қариб ва баъид дар шеъри Латифи Нозимӣ бо зебоӣ муроот шудааст:

Эй шонаатон бӯсагаҳи дарраи ҳашм,
Маҳкуми намози зӯру амомаву пашм.
Бар қавли дурӯғашон магӯед савоб,
Бар ҳукми хилофашон магӯед ба ҷашм.²

Ин шеър танзи кинояомезест, ки дар он киноя ба шакли пешзаминае бозсозӣ шудааст ва дар мисраи дувум ҷунон баён мекунад, ки маҳкуми намози зӯр шудаед. Ҳусусияти аслии киноя ҳамин аст, ки бештар ғайри мустақим ҳарф ба мадлулаш бирасад.

Ташбеҳро бо аносери монанди он ба ҷаҳор поя тақсим намудаанд, ки иборат аст аз: монанда (мушаббех), мониста (мушаббех биҳи), монрӯй (ваҷхи шаббех), монвож (адоти ташбех). Ташбеҳҳои шоир бештарин аз гунаи ташбеҳи балиғ аст ва мекӯшад дар раванди монанд кардан аз мағоҳими зеҳнӣ баҳра гирад. Дар тасвири зер ишқро ба танҳои монанд мекунад, ки ҳар ду зеҳнианд:

Ишқ медонӣ чист?
Мисли як танҳоест.
Мисли як субҳи атронки баҳор.³

Сипас мекӯшад мушаббехро, яъне ишқро ба мағоҳими ҳиссӣ ва танҳои ташбех кунад. Дар дафтарҳои шеъри Латиф Нозимӣ ҳаргуна ташбеҳро метавон ёфт, ки дар ин ҷо аз ҷаҳор гуна ташбех намуна меоварем:

А). **Ташбеҳи ҳиссӣ - ҳиссӣ.** Дар ин гуна ташбех ҳар дуи ташбех яъне мушаббех ва мушаббех биҳи ҳиссианд. Дар шеъри зер сапедорон ба модарони пири бе фарзанд монанд шудааст:

Сапедорон,
Таҳамтанд модарони пири бефарзанд.
Ҳама хомӯш, дил бишкаста, по дар гил, забонбаста.⁴

Б). **Ташбеҳи зеҳнӣ-зеҳнӣ ё ақлӣ,** ки ҳар ду сӯйи ташбеҳи ғайри малмусанд. Монанди шеъри зер, ки ишқ ба сурои баланди тиловат ва қаломи Ҳудованд ташбех шудааст:

Эй сурои баланди тиловат,

¹ Нозимӣ, Л. Аз бод то ғазал. – Пешовар: Интишороти Ораш, 1379 ҳ.ш. – С. 159.

² Нозимӣ, Л. Ман боди оташам – Сиёҳмашҳои мадраса. – Кобул: Интишороти Ток, 1399 ҳ.ш. – С. 444.

³ Нозимӣ, Л. Ойниҳо дурӯг намегӯянд. – Ҳомбург: Интишороти Муслиҳ, 1392 ҳ.ш. – С. 214.

⁴ Ҳамон ҷо. – С. 117.

Мафхуми озмуни шикебой.

Эй ишқ!

Он охирин каломи Худованд нестій?¹

В). Ташбеки ҳиссей - зеңней, ки дар он мушаббеки зеңней ва мушаббек бихи ҳиссей аст:

Эй ду гесүи ту зебо маснавй,

Ҳар ду мисроаш яке байти қавй.

Гесувони ту шаби ялдои ман,

Қиссаи имрӯзи ман фардои ман.²

Г). Ташбеки зеңней - ҳиссей, ки мушаббеки он зеңней ва мушаббек бихй ҳиссей аст, монанди мисраъҳои зер, ки ишқро хӯшае гандум ва ҷорӣ шудани рӯд ба шолизор мепиндорад:

Ишқ медонӣ чист?

Мисли рӯидани як хӯшаи гандум зи замин,

Мисли ҷорӣ шудани сел ба шолизор.³

Истиора монандиҳои зиёде бо ташбек дорад ва танҳо тафовуте, ки байни ин ду вучуд дорад, ҳамон ҳазф шудани мушаббек ё мушаббек бихи аз ҷумла мебошад. Истиораро ба ду навъ тақсим кардаанд.

1. **Мусарраҳа:** дар ин навъи истиора мушаббек ҳазф мешавад.

2. **Макния:** дар ин навъи истиора мушаббек бихи ҳазф мешавад.

Лабат гӯйӣ анори Қандаҳор аст,

Ду пистони ту себи Гулбаҳор аст.

Чи пуроб асту ширин бӯсаи ту,

Магар ҳарбузай шаҳри Мазор аст.⁴

Дар ин дубайтии шоир бо истиораҳои **мусарраҳа** тавонистааст, лаби маъшуқаро ба анори Қандаҳор, ки маъруфтарин анори Афғонистон аст, мафхумдиҳӣ кунад ва ҳамчунон мафхуми себи Гулбаҳор ба пистони маъшуқара ва бӯсаашро ба ҳарбузарои Мазор, ки дар ширин буданаш маъруф аст, зебоиҳои маъшуқ баршумурдааст.

Сабк - чун сутуни аслии шеърро дар ҳар замон ташкил дода, мавриди таваҷҷуҳи хоси шоирон ва мунтакидон қарор гирифтааст. Ин таваҷҷуҳи хос сабкро ба тартибҳои фардӣ, даврай ва адабӣ тақсим намудааст.

Латиф Нозимӣ бо шӯру иштиёқи шоирона аз ишқ мегӯяд ва ишқ дар шеъри Нозимӣ ишқи орифонаи қуҳан нест. Ин ишқ аз дидгоҳи сабкшиносӣ ишқест, ки реша дар мафхумҳои иҷтимоӣ ва ҳоҳишҳои инсонӣ дорад ва маъшуқ бештар дар шеъри Нозимӣ айнӣ ва малмус ҷилва мекунад. Аз баёни андеша ва навъи истифода аз бадеъ ва баён дар шеъри Латиф Нозимӣ чунин бармеояд, ки ў бо алфози сабки ироқӣ хӯй дорад ва ҳамвора ишқро унвон мекунад. Ҳатто ў ба ҳубӣ тавониста ишқро ба танҳои ташбек кунад ва бар он сар ҷони тозае баҳшад. Аз он ҷое, ки Латиф Нозимӣ шеъри ироқиро пушти сар гузоштааст ва ба ашъори сабки ҳиндӣ бо он сару сурати печидааш алоқа нағирифтааст, метавонем шеъри Нозимиро як навъ сабки гузор аз ироқӣ ба ҳиндӣ бидонем.

¹ Нозимӣ, Л. Ойинаҳо дурӯг намегӯянд. – Ҳомбург: Интишороти Муслиҳ, 1392 ҳ.ш. – С. 534.

² Нозимӣ, Л. Ойинаҳо дурӯг намегӯянд. – Ҳомбург: Интишороти Муслиҳ, 1392 ҳ.ш. – С. 400.

³ Ҳамон ҷо. – С. 407.

⁴ Ҳамон ҷо. – С. 235.

Фасли сеюми боби сеюм «**Баррасии мавзуоти ичтимоӣ дар ашъори Лоик Шералий ва Латиф Нозимӣ**» унвон дорад. Яке аз вижагиҳои шеърии Лоик танаввӯй дар мазомини шеърии ўст, ки ҳамвора бо забони иҷтимоӣ барои иҷтимоӣ сурудааст. Лоик аз ҳамреша ва ҳаммилатон дар ҷоҳои дигаре низ нолидааст ва басо каммадониҳои инсонҳои чомеа муҷиби азияти ў шудаанд. Дар ҷоёи ў аз пурсиши мардум, ки шумо аз қадом самту қадом қавм ҳастед, хотирозурда мешавад:

Гоҳ-гоҳе маҳалгароёне
«Аз кучоӣ?» суол меоранд.
Бо суоли маҳалгароишон
Баҳри миллат завол меоранд...
...Чои обод нест дар миллат,
«Аз кучоӣ?» суоли вайронест.
«Аз кучоӣ?» касе, ки мепурсад,
Бори миллат ба дӯш вайро нест...¹

Шоири дардошно мутааззӣ аз пурсишҳои нобаҷоӣ, ки муҷиби барандозии чомеа ва туву манҳои тафриқаомез мешавад, аст. Ў содиқона ин баҳсро бо забоне тоза мефаҳмонад. Ин пурсиш, ки «аз кучоӣ?» дарди мардумро бештар мекунад ва вайрониро бештар армуғон меоварад. Аз ононе, ки ин гуна пурсишҳоро мепурсанд, чунин бардоште дорад:

«Аз кучоӣ?» суоли миллаткуш,
Аз чи дарде туро чи ойин аст.²

Ӯ ба иттиҳоди мардуми тоҷик мӯътақид аст ва аз ниғоҳи онҳо пардаи шарм бар руҳсор мекашад ва ором намебошад ва ҳамвора барои тоҷикон тавсия доштааст, ки қадри ҳамдигарро бояд донист:

Шеър гуфтам на аз барои худам,
То ба қадрам раседу бинвозед.
Шеър гуфтам барои он, ки шумо
Қадри худро дуруст бишносед...³

Аз дидгоҳи равоншиносӣ фикри инсонҳо вобаста ба муҳиту атрофи зиндагии онҳост. Авзои муҳит, шароити зиндагӣ, имконоти рӯзмарра - ҳама дар бардошти шоир нақш дошта, авомили муҳими чомеа, ки андешаи ўро мутаассир месозад, саҳми басазое доранд. Инсон яке аз мавзуоти асосии шеъри Лоик ва эҷодиёти ў будааст. Ў дидгоҳи хосе нисбат ба инсон доштааст, ки баҳше аз китоби «Офтобборон»-ро «Қадри одам» номгузорӣ кардааст. Дар ин маврид профессур Ҳудой Шарифов эътиқод дорад, ки «дар қадом мавзуе, ки Лоик сухан наронад, дар ҷои аввал инсонро мегузорад. Ҳатто ҳангоме ки дар шеъри Лоик сухан аз ишқ меравад, ў садоқату самимияти инсониро дар назар дорад».⁴

Коркардҳои иҷтимоӣ, ки Лоик Шералий аз худ ба ҷо гузоштааст, ўро қаноат намедиҳад, аз кори худ ва дигар шоирони ҳамасри хеш норозӣ ба назар мерасад ва гӯё худу дигаронро дар ин росто камкор медонад.

¹ Шералий, Л. Куллиёти ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури ҳориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон, 1383 ҳ.ш. – С. 238.

² Ҳамон ҷо. – С. 238.

³ Ҳамон ҷо. – С. 241.

⁴ Шарифов, Х. Нардбони умрҳо // Садои Шарқ. – 1970. – № 6. – Сах. 46-50.

Латиф Нозимй ҳамеша мунтақиди иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсии кишвар будааст. Ӯ дар батни чомеа бо мардуми хеш рӯзгор гузаронида ва мушкилоти иҷтимоиро ба хубӣ ламс намудааст. Омоҷи Нозимй ва исёнгарии ин шоири иҷтимоӣ пайваста бар ӽ мефишорад ва исёни ин фишор ғазалест зери унвони «Нома», ки гӯё Нозимй ба ҳоҳарааш навиштааст ва фишорҳои зиндагии ӽро баршумурдааст:

Хоҳар! – Шунидам саҳт дилтангӣ, парешонӣ,
Деворҳои хонаро ҳар шаб нигаҳбонӣ.
Хоҳар! – Шунидам пушт бар танҳои девор,
Аз қоқори зоғҳои шаб ҳаросонӣ...
...Хоҳар! – Машав навмед рӯзе мерасад, к-охир,
Бо дастҳоят тухми озодӣ бияфшонӣ.¹

Нозимй бидуни ҳарос аз иртиҷои адабӣ шеър суруда ва ҳамеша ҷашм бар камбуҷҳои фарҳангии чомеа доштааст. Гарчи қонунмандиҳои ҳоким бар адабиёт ва ба вижа шеър дasti шоирро танг менамудааст, аммо Нозимй бад-он парво накарда, дар ҳамон ихтиноқ чунин сурудааст:

Ватано, гаштай афтода ба ғурбат ватано,
Аз чӣ оғушта ба хуни ту маро, ҷон ватано?
Аз чи вайронасаро шуд ҳамагӣ шаҳру дехат,
Аз чи итлолу даман шуд ҳама боғу чамано?
Сарзамине, ки тамошогаҳи олам будӣ,
Шуда имрӯз дигарбора чу байтулҳазано?
Пуштаҳо бинӣ аз кушта ҳама моломол,
Куштаҳо бинӣ афтода ҳама бе кафандо...²

«Ҷазираи табъид» номи ғазалест, ки инзичори Нозимиро аз ғурбат нишон медиҳад. Тарки Ватан, дурӣ аз нустолчиҳои ҷавонӣ, гузоштани ҳамаи доштаҳои тулонии зиндагиро ва фирор ба самти ғурбат шоирро чунон мефишорад, ки рафтани хешро ба сӯи ҷазираи табъид медонад ва ҳудро навъе табъидӣ қаламдод мекунад:

Пиндоштам ба хонаи Хуршед меравам,
Дидам, ки дар ҷазираи табъид меравам.
Ҳаргиз нагуфт: – Ҳ-эй, ба кучо меравӣ? – Марав!
Дидам ба ҷашми ҳуд, ки маро дид, меравам.³

Фасли ҷоруми боби сеюми диссертатсия **«Тасвири табиат дар шеъри Лоиқ Шералий ва Латиф Нозимӣ»** унвон дорад. Лоиқ Шералий асли табиатро бо баёне ҳунармандона дар партави низомманди системи вожагони адаби форсии тоҷикӣ дарӣ ба тасвир қашидааст. Лоиқ табиатро эҷодгар медонад ва ҳудро муқаллиди он мешуморад. Ӯ дар тақлид аз дарё меҳоҳад шеър бинвисад ва ҳудро забономӯзи дарё медонад:

Эй обшор,
Эй обшор!
Духтари гирёни кӯҳсор,

¹ Нозимӣ, Л. Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд. – Ҳомбург (Олмон): Интишороти Муслиҳ, 1392 ҳ.ш. – С. 43.

² Нозимӣ, Л. Ман боғи оташам. – Кобул: Интишороти Ток, 1399 ҳ.ш. – С. 109.

³ Нозимӣ, Л. Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд. – Ҳомбург: Интишороти Муслиҳ, 1392 ҳ.ш. – С. 43.

Мурдаст ошиқат магар, фарёд мекунӣ?!

Мӯят парешу қоматат ларзону хамзада,

З-оғози чашмаҳоят магар ёд мекунӣ?!¹

Ошиқона обшорро садо мезанад ва ўро духтари гирёни кӯҳсор мухотаб карда, мегӯяд: магар ошиқат мурдааст, ки чунин фарёду шеван мекунӣ. Ў обшорро каме аз гузаштааш огоҳ мекунад ва киноямез аз рӯзгоре, ки аз чашма сар баровардааст, мегӯяд. Лоик Шералӣ дар шеъри «Хоки Ватан» Тоҷикистонро «мазҳари ман», «сарзамини камзамин», «кӯҳсор», «сангзор» меномад ва муҳаббату пайванди танготанги худро ба ватанаш самимона месарояд:

Тоҷикистон мазҳари ман,

Сарзамини камзамин.

Ту саросар кӯҳсорӣ,

Ту саросар сангзорӣ.

Чунки фарзандони ту,

Дар роҳи таърихи дароз,

Ҳар кучо рафтанд мушти хок бо худ бурдаанд.²

Дар шеъри Лоик ишқ ба табиат ва мазоҳири зебои он чунон аст, ки бисёре аз мавориди табииро ситоиш намуда ва бо вожагони зебо дар қолаби шеър ба он таваҷҷӯҳ намудааст. Кӯҳистон, баҳори кӯҳистон, ганчи кӯҳистон, баландиҳо, кӯҳҳо, рӯдҳои кӯҳистон ва мавориди зиёди дигаре, ки бад-он пардохтааст:

Баҳори кӯҳистон,

Лола раққосаи машъалдоре,

Бойчечак – шафақи субҳона,

Сабзахо кокули нобофтае,

Мезанад бод ба нармӣ шона...³

Раққосаи машъалдор, ки истиораи лола аст, аз таркиби зебо бархурдор аст, ки метавон онро таркиби нав донист. Ташибҳи сабзаҳо ба кокули нобофта ва нармии бод бар кокул бозмондаи сабзаҳо тасвири зебо ва наверо ироя мекунад.

Чигунагии баёну тасвирпардозӣ дар шеъри Латиф Нозимӣ чунон воқеъ шудааст, ки табиат дар он саҳми басазое дорад. Ў ба доштаҳои табиат рангу бӯи тоза мебахшад ва бо ихом, истиора, истиҳдом ва ташхис мавориди табиатро дар шеъри худ боз таъриф мекунад.

Дигар зи санги соҳили толоби чашми ман,

Мурғобии хаёли ту парвоз мекунад.

Дар осмони ғурбати бегонаҳои дур,

Симурғи ёдҳо сафар оғоз мекунад.⁴

Санг, соҳил, толоб, мурғобӣ, осмон, симурғ ва ҳама аҷсоми табиӣ ва ҳаёти табиӣ ҳастанд, ки дар ин чаҳорпораи Латиф Нозимӣ ҳувияти шеърӣ ба даст овардаанд. Ў ҳамвора дар ихом ва истиҳдому ташхис ва дигар санъатҳои адабӣ тавонистааст нақши табиатро борҳо возех ва пурмуҳтаво баён кунад. Ў ба

¹ Шералӣ, Л. Куллиёти ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури хориҷаи Ҷумҳурии исломии Эрон, 1383 ҳ.ш. – С.40.

² Ҳамон ҷо – С.52-53.

³ Ҳамон ҷо. – С.43.

⁴ Ҳамон ҷо. – С.123.

эҳсоси табиат чон додааст ва дар ниҳоят таваққуи худро аз он ба таври пурвозех шарҳ кардааст.

Эй қомати ту қомати озоди дарахт,
Ҳам бўйи гулу баҳору ҳамзоди дарахт.
Имрӯз ду гесӯи ту андохт маро,
Бар ёди шабу гандуму бар ёди дарахт.¹

Яке аз вожаҳое, ки корбурди он дар шеърҳои Нозимӣ басомади баланде дорад, вожаи дарахт аст. Партав Нодирӣ таъкид намудааст, ки: «Дар гузинае аз «Соя ва мурдоб» то ман баршумурдам, бисту шаш бор вожаи дарахт ба кор рафтааст. Алоқамандии ў ба дарахт чунон аст, ки на танҳо шеъри чудогонае ба дарахт дорад, балки дар шеъри «Зиндагинома» худро аз табори дарахтон муаррифӣ мекунад»².

Дарахт дар шеърҳои Нозимӣ гунаи мағҳуми муҷаррад ба кор гирифта шудааст, балки дарахт ба мағҳуми сувари гуногуни хаёл мутаҷалӣ шудааст. Намодина соҳтани дарахт дар шеъри Нозимӣ бисёр мубарҳан аст ва ў дарахтро ба гунае намодин дар шеъри хеш ба кор бурдааст.

ХУЛОСА

Аз таҳқики мавзуи «**Таҳқики қиёсии ҷанбаҳои ҳунарӣ ва иҷтимоӣ дар ашъори Лоик Шералий ва Латиф Нозимӣ**» мо ба чунин хулосаҳо омадем:

1. Пайдоии шеъри нави муосири имрӯзи форсии дарии тоҷикӣ ва таҳаввулоти муҳтавоии он дар ҳавзаи тамаддуни шеъру адаби форсии дарӣ (Афғонистон, Тоҷикистон, Эрон) аз фарозу нишебҳои зиёде сар баровардааст. Дар ин пажуҳиш ба ду шоири ду кишвари муҳталиф (Латиф Нозимӣ ва Лоик Шералий) бо муштаракоти адабии фарҳангииашон пардохта шуд ва боз намудем, ки шеърро чи гуна ба ҷомеаи хеш муаррифӣ намудаанд [1-М].

2. Дар рӯзгори Лоик Шералий ва Латиф Нозимӣ умури сиёсии ҳарду кишвар, ҳарду шоирро ба қайду бандҳои сиёсии худ даргир намуда ва ҳарду аз авзои рӯзгори хеш мутозӣ будаанд ва аз осори ҳунаришон чунин истинбот мешавад, ки ҳарду кӯшидаанд, то мунтақиди шароити рӯзгори хеш бошанд ва дар мардуми ҷомеаи хеш бо қаломи зебои шеър ба майдон оваранд [1-М; 3-М].

3. Ин пажуҳиш бо мавориде, ки бар он пардохта шудааст, бар ҷомеаи илмии фарҳангии ҳавзаи тамаддуни форсизабонон таъсири басазое ҳоҳад дошт. Баҳси муосир ва нав будани шеъри Лоик Шералий то ба ҳол мавриди баррасӣ қарор нағирифтааст, ки ин пажуҳиш онро бо қайди ашъори шоир ба баррасӣ гирифтааст. Шеъри Латиф Нозимиро ҳам ба таври ҷиддӣ ва академик касе баррасӣ накарда. Се сол пеш танҳо аз ҳамин қалам зери номи «Ҷойгоҳи Латиф Нозимӣ дар шеъри муосири Афғонистон» мавориди шеърӣ ва ҷойгоҳи Латиф Нозимӣ ба баррасӣ гирифта шудааст. Ин пажуҳиш роҳгушои хубе барои ояндагон бар раванди шеър дар Афғонистон ва Тоҷикистон, ба вижана шеъри Латиф Нозимӣ ва Лоик Шералий ҳоҳад буд [1-М].

¹ Нозимӣ, Л. Соя ва мурдоб. – Кобул: Анҷумани нависандагони Афғонистон, 1365 ҳ.ш. – С. 38.

² Нодирӣ, П. Нозимӣ шоире аз табори дарахтон / Торнамои Ҳурсонзами. Ёздаҳуми қавс, 1391 ҳ.ш.

4. Дар ин таҳқиқ ба маъонии шеърӣ, дарунмояҳо ва системи вожагонӣ, сувари хаёл, иҷтимоъ дар шеъри ҳар ду шоир пардохта шудааст. Коркардҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии ҳар ду шоир бо далели истинод ва истидол бозтоб дода шудааст. Ин пажуҳиш тавонистааст шеъри муосири форсии дариро дар ҳар ду арса ба таври дақиқ баррасӣ қунад ва ҷойгоҳи шеъри ҳар ду шоирро бо қайди шеъҳояшон боз намояд [2-М; 7-М].

5. Баррасии ду шоир ва дидгоҳҳои иҷтимоӣ ва фарҳангиашон тавонистааст мавзуоти дарункишварии ҳар ду кишварро боз қунад ва ба ин бардошт бирасад, ки таъсиргузории тааллукоти сиёсии фарҳангии ҷомеа бар равишманд шудани шеър чи гуна таъсиргузор будааст. Ин ду шоир бо он ки аз ду кишвари муҳталиф будаанд, вале бо забони форсии дарӣ бисёр барҳурдҳои мушобех доштаанд. Аз назари мағҳумӣ дар бисёре аз маворид барҳурдҳои шеъриашон бар мавориди гуфташуда яксон баррасӣ шудааст [1-М; 8-М].

6. Дар ин пажуҳиш сабку навъи баёни мавзузъ ба баррасӣ гирифта шудааст. Рӯзгори ҳар ду шоирро бозгушоӣ намуда ва истидол шудааст, ки чи гуна метавонад раванди иҷтимоии сиёсии кишварҳо бар дидгоҳи андешамандони ҷомеа таъсиргузор бошад. Гуфтору кирдори ҳар ду шоирро баррасӣ карда, иртиботи гуфторӣ бо муҳите, ки дар он зистаанд, бозгушоӣ шудааст [2-М; 3-М].

7. Дар давраи ахир, яъне давраи наздик ба панҷоҳ то шасти соли гузашта дар Афғонистон бояд бипазирэм, ки шеъри Афғонистон дар ин давра тағйири асосӣ ва бунёдӣ ба худ дида ва таконе бузург ҳӯрдааст. Ин ҷост, ки таърифи шеър ҳам аз клешагиҳои клосики худ пой берун ниҳода аст ва шоирони ин марзу бүм бад-он арҷ ниҳодаанд. Агар бихоҳем шарҳу таҳлиле муфассал аз ин ҷанд даҳай ахир бидиҳем, метавон гуфт, ки вазъияти шеърамон нисбат ба даҳаҳои пешини худ аз нобасомониҳои дошта бар пайкараш берун рафтааст. Дар ин ҳавзаи тамаддуни форсии дарӣ густараи шеъру адаб қадре ғом ба пеш ниҳода ва умединориҳои шоирони ин аср, ба вежа Латиф Нозимӣ ва ҳамроҳонаш ба вуҷуд меомадааст [1-М; 3-М].

8. Пажуҳиш дар ростои шеършиносӣ ва муруре бар шеъри Лоик Шералий ва Латиф Нозимӣ моро ба ин натиҷа расонд, ки ошноии шоирони мо бо арзишҳои фарҳангӣ ва ториҳӣ тавонистааст онҳоро амиқтар ва фароҳтар бо мушкилоти ҷомеа рӯбарӯ намояд. Тасвирсозиҳо ва маъниофариниҳои гуногун аз пайкари ҷомеа ва баёни маворidi иҷтимоии сиёсӣ дар системи низомманди шеър ва истифода аз сувари хаёл, ки аз шеваҳои баён ва бадеи забони кӯҳани форсии дарии тоҷикӣ аст, ҳар қадом баҳрае басазо бурдаанд ва саноئи баёну бадеъро низ дар шеъри хеш фаромӯш накардаанд. Ватан ва ғамҳои дарунияш дар ашъорашон ҳамеша ишоратест бар зиндагии нобасомон ва андуҳбори даҳаҳои ахили қарни бисту як дар Тоҷикистону Афғонистон ва саргузашти ноҳамгуни мардуми ҳар ду кишвар. Дар фазои оғанда аз ихтиноқ баланд кардани номи озодӣ нуқтаест, ки хушёrona аз ҳар ду шоир сар баланд намудааст. Озодии баён, озодии андеша ва озодии қалам дар ҷанд садаи ахир дар оғариниши андеша дар Афғонистон ва Тоҷикистон саҳми басазое дошта ва роҳгушои андешаҳои мардумӣ шудааст [2-М; 3-М; 4-М].

9. Баррасии пайванди табиат ва иҷтимоъ дар шеъри Лоик Шералий ва Латиф Нозимӣ чунин бардоште медиҳад, ки муҳтавои шеъри ҳар ду шоир дар

пайванди ногусастанӣ бо табиат ва иҷтимоъ қарор дорад. Дар мавориде ки дар диссертатсия бад-он машруҳ пардохта шуд, бештарина мавориде буд, ки баёнгари коркардҳои ҳар ду шоир ва ҳунарофаринӣ дар ростои мушкилоти иҷтимоӣ будааст. Табиат дар шеъри муосири имрӯзи форсии тоҷикии дарӣ ва таҳаввулоти он дар ҳавзai тамаддуни шеъру адаби форсии тоҷикии дарӣ (Афғонистон ва Тоҷикистон) сабаби он шудааст, то ҳунармандони ин ду ҳавза ба мавориди ҷадиде даст ёбанд ва бо шеъру ҳунарашон тоблуҳои ҳунарии зебое аз навъи табиати зебо ба даст оваранд [3-М; 8-М].

10. Забони шеъри Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ зебо, равон ва мамлӯ аз вожаҳои дилписанди забони форсии дарии тоҷикӣ буда, ашъори онҳо дар қолабҳои сабки ҳурӯсонӣ (Лоик Шералӣ) ва ироқӣ (Латиф Нозимӣ) эҷод шудааст. Дар ашъори ин шоирон душворгӯй, мураккаббаёни, ибҳомгарӣ ва пеҷидасарӣ ба назар намерасад. Забони эҷодиёти шоирон мустаҳкам ва баёнашон мутантан буда, метавон онро саҳли мумтанеъ номид [1-М; 8-М].

11. Дар ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ ҷанбаҳои балоғӣ доманаи васеъ дорад, чунки ҳарду шоир маънигароянд. Ҳарду шоир бо маҳорат ва зарофати вижга дар шеъри муосир навигарииҳо ва тозакорииҳои сухани ҳудро зебову дилнишин соҳта, бо маҳорат ва ҳунари ҳаллоқонаи шоирӣ сабку шевай маҳсуси ҳудро дар ҷанбаҳои балоғӣ баён доштаанд. Дар ашъори ин ду шоир ҳама санъатҳои шеърӣ қобили мулоҳиза ва муশоҳида буда, бори маънӣ мекашанд. Дар шеъри ин шоирон аз санъатҳои лафзиву маънавӣ тақрибан яксон истифода шудааст, вале маҳорати ҳар шоир дар истифодаи онҳо гуногун аст, ки ин масъала дар диссертатсия бо мисолҳои мушахҳас нишон дода шудааст [2-М; 4-М].

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚ

1. Матолиби диссертатсия дар оянда метавонад на танҳо барои омӯзиш ва таҳқиқи қиёсии ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ, балки дар ҳаллу фасли омӯзиши масъалаҳои мазкур дар адабиётшиносии муосири форсии дарии тоҷикӣ имкониятҳо фароҳам оварад.

2. Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар таърихи адабиёти муосири форсии дарии тоҷикӣ аз шоирон ва ҷаҳраҳои адабии намоён ва фарҳехта ба ҳисоб мераванд ва натиҷаву ҳулосаҳои илмии ба дастомада метавонад ҳамчун маводи омӯзишӣ ҳангоми пажуҳиш дар самти таҳқиқи таърихи адабиёти муосири нимаи дувуми асри XX ва оғози асри XXI, инчунин дар матншиносӣ, назарияи адабиёт, робитаҳои адабӣ, сабкшиносӣ ва баррасии равандҳои адабиёти муосири ин давра истифода шавад.

3. Маводи таҳқиқии дар диссертатсия баррасӣ гардида дар пажуҳиши масъалаҳое, ҳамчун омода кардани китобҳои дарсӣ, барномаҳо ва дастурҳои таълимӣ оид ба адабиёти нимаи дувуми асри XX, аввали асри XXI, ки Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар ин давра зиндагиву эҷод кардаанд, омода соҳтани маҷмуаи ашъори нави шоирон, ки нашр нашудаанд ва мероси адабиётшиносиву наққодии онҳо мусоидат мекунанд.

4. Дар масъалаи омӯзиши шахсият ва эҷодиёти Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ то имрӯз корҳои хубе анҷом пазируфтаанд, вале бисёр паҳлуҳои осори ин шоирон ҳануз ба баррасӣ ва таҳқиқ ниёз доранд.

5. Муҳаққиқони рӯзгор ва осори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимиро лозим меояд, ки дар оянда ба қашфи асрори қаломи ҳунарии ин шоирон машғул шуда, ба лафзу маънӣ, лугот, иборот, киноёт, истиорот, забону баён, таркибҳои бадей, ки дар осори онҳо истифода шудаанд, ва осори мансури онҳо эътибори зарурӣ дода, дар ин замина таҳқиқ анҷом диҳанд.

6. Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар Тоҷикистону Афғонистон ва қаламрави адабиёти форсии дарии тоҷикии муосир аз шоирони муваффаку мубтакир ва донишманд ба ҳисоб мераванд, ки нашри осори муштараки манзум ва мансури онҳо ва маҷмуаҳои дастаҷамъии ашъорашон аз амалҳои муҳим ба ҳисоб меравад.

7. Аз маводи диссертатсия метавон ҳангоми тадриси фанҳои таълимии соҳаи филология, курс ва семинарҳои маҳсус, таҳия ва мураттаб соҳтани барномаҳои корию дарсӣ, навиштани корҳои илмии дараҷаҳои гуногун, аз ҷумла, мақолаҳову тезисҳо, рефератҳо, корҳои курсӣ, дипломӣ ё хатм, рисолаҳои диссертационӣ ва ғайра истифода кард.

НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМӢ ДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванди КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

[1-М]. Салҷуқӣ, М.Қ. Вижагиҳои муҳтавоии шеъри муосири форсӣ [Матн] / М.Қ.Салҷуқӣ // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2021. – №1(90). – С.187-193.

[2-М]. Салҷуқӣ, М.Қ. Вижагиҳои шаклӣ (шакл, вазн, қофия) дар шеъри муосири форсии дарӣ [Матн] / М.Қ.Салҷуқӣ // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2021. – №2(91). – С.188-191.

[3-М]. Салҷуқӣ, М.Қ. Таҳқиқи муҳтавоӣ дар ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ [Матн] / М.Қ.Салҷуқӣ // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. –Душанбе, 2022. – №4(99). – С.217-222.

[4-М]. Элбоев В., Салҷуқӣ, М.Қ. Ҳунари Лоик Шералӣ дар маъниофаринӣ ва тасвирсозӣ [Матн] В.Элбоев., М.Қ.Салҷуқӣ // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2022. – №4(99). – С.229-235.

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳои нашрияҳои дигари илмӣ:

[5-М]. Салҷуқӣ, М.Қ. Шеъру адаби форсии дарӣ пеш аз зухури ислом [Матн] / М.Қ.Салҷуқӣ //Нашрияи Донишгоҳи Фирдавсии Машҳад (Ҷумҳурии Исломии Эрон) // Нашрияи иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва илмӣ. –№5, пойизу зимистони соли 1400 ҳ. – 2021 м. – С.47-108.

[6-М]. Салҷуқӣ, М.Қ. Максе бар дидгоҳҳои муҳталиф пиromуни пешинаи шеъри нави муосир дар Афғонистон [Матн] / М.Қ.Салҷуқӣ // Моҳномаи

«Чопор» (Германия), соли шонздаҳум. –№187, баҳмани 1401ҳ. 2022 м. – С.38 - 44.

[7-М]. Салҷуқӣ, М.Қ. Вижагиҳои муҳтавоии шеъри муосири форсии дарӣ [Матн] / М.Қ.Салҷуқӣ //Ҳашти субҳ.Сойти интернетии маъруфи Афғонистон, 28 қавси соли 1401 ҳ. – 2022 м.

[8-М]. Салҷуқӣ, М.Қ. Баррасии мавзуоти иҷтимоӣ дар ашъори Латиф Нозимӣ [Матн] / М.Қ.Салҷуқӣ (маърӯза)// Маводи конференсияи илмӣ-назариявӣ дар мавзуи «Аз таърихи пайвандҳои илмӣ ва адабии ҳалқҳои тоҷику ӯзбек: гузашта, ҳозира ва оянда», дар иртибот ба ифтихори 31-солагии Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 145-солагии сардафтари адабиёти муосири тоҷику ӯзбек Садриддин Айнӣ, эҳёи нави густариши робитаҳои иқтисодӣ, илмӣ-адабӣ ва фарҳангии Тоҷикистону Ӯзбекистон (27-28.04.2023). – Душанбе, 2023. – С.216-220.

**ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ САДРИДИНА АЙНИ**

На правах рукописи

ТДУ 891. 550 (091)

ТКБ 83.3 Тоҷик

С - 25

САЛДЖУКИ МУХАММАД КОСИМ

**СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ В ТВОРЧЕСТВЕ
ЛОИКА ШЕРАЛИ И ЛАТИФА НОЗИМИ**

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

**диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук
по специальности 10.01.04 – История литературы, литературные связи**

Душанбе – 2024

Диссертация выполнена на кафедре теории и истории литературы Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни.

Научный руководитель: Элбоев Вафо Джуракулович, доктор филологических наук, профессор кафедры теории и истории литературы Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни

Официальные оппоненты: Сироджиддини Эмомали, доктор филологических наук, профессор кафедры теории и новейшей таджикско-персидской литературы филологического факультета Таджикского национального университета.

Бехрузи Забехулло Сайдходжа, кандидат филологических наук, заведующий отдел современной литературы Института языка и литературы имени Рудаки Национальной академии наук Таджикистана

Ведущая организация: Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

Защита состоится «12» июня 2024 года в 15:00 часов на заседании диссертационного совета 6Д.КОА-069 при Таджикском государственном педагогическом университете имени Садриддина Айни (Адресс: г. Душанбе, проспект Рудаки 121, факультет таджикской филологии, 1 этаж, зал ученого совета).

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ТГПУ им. С.Айни www.tgpu.tj.

Автореферат разослан «____» ____ 2024 года.

Учёный секретарь диссертационного совета,
доктор филологических наук



Курбонзода Р.К.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Изменения и развитие персидской поэзии дари вначале довольно часто подвергались критике со стороны литературных критиков. Каждый из критиков высказался и написал свои взгляды на эти новые и захватывающие явления в ярких и разнообразных обзорах. Принятие этого нового явления было жестоко высмеяно некоторыми представителями персоязычной литературы, а были и такие, кто считал ересью нарушение веса и отсутствие рифмы в поэзии. Поэты и писатели вдруг наткнулись на стихотворения, сильно отличавшиеся по строению и настрою от классической индийской поэзии. Эти стихотворения были основаны на новых социальных реалиях и были сотворены на простом и общедоступном языке, и привлекли внимание читателей поэзии Бедиля и ценителей классиков. Эта разница стала хорошей возможностью для профессиональных поэтов, таких как Лоик Шерали и Латиф Нозими, изменить направление тематики своей поэзии и творить стихотворения во многом отличающиеся с разных точек зрения, от классической поэзии, которые стали бы объектом внимания и сторонников, и противников.

В своем историческом развитии это обновление может многое сказать о творчестве и новаторстве новых поэтов, которым проявляли меньший интерес. Здесь мы исследуем смысл стихов Лоика Шерали и Латифа Нозими, и рассмотрим стихи обоих с художественной и социальной точек зрения. Хотя классическую индийскую поэзию было трудно развивать и оставить без внимания, за несколько десятилетий она смогла обрести свое место в таджикско-персидской литературе дари. Новая таджикско-персидская поэзия дари как, и любое другое новое явление, зарождалась и развивалась в одно время с другими явлениями, и со временем достигла своего расцвета. Несомненно, то местонахождение, период жизни и достижения целей каждым поэтом влияют на его взгляды, предпочтения и выбор. Поэтому, рассматривая жизнь и события времён Лоика Шерали и Латифа Нозими, будет обсуждаться влияние факторов на литературное мировоззрение обоих поэтов, останется без внимания и их теоретическое и практическое значение. По этой причине в центре нашего исследования мы решили рассмотреть вопросы сравнительного исследования художественного и социального аспектов в произведениях Лоика Шерали и Латифа Нозими, стихотворениях в которых отражены ключевые и отправные вопросы жизни поэтов, содержание стихотворений, их искусство в создании смысла и метафор, создании образов, использовании описательных элементов, выражение литературной мысли, социальные аспекты, отображение природы, использование методов поэтического искусства, а также стиль и язык выражения обоих поэтов которые мы исследовали и компарировали.

Степень исследования темы. Исследование поэзии Лоика Шерали и Латифа Нозими сравнительным подходом до сих пор не имеет прецедентов. В течение 1966-1997 годов Лоиком Шерали было издано 29 сборников стихов, и после выхода в свет этих книг на страницах периодической печати появилось множество мнений читателей и критиков с положительным взглядом на поэзию

Лоика, и от одного стихотворения к другому разные. От сборника к сборнику, они подчеркивали уровень поэтического совершенства и расширения горизонтов его идей. Именно в этот период складывался и совершенствовался мир поэтических произведений, мастерство художественных исканий и этапов поэтического совершенства Лоика Шерали. «Сари Сабз»- первый сборник поэта в рецензии к которой Абдунаби Сатторов написал рецензию, считая свежий взгляд и новаторство Лоика Шерали¹ особенностью его поэтического таланта, и подробно размышлял о первых поисках молодого поэта в то время. Позднее об этом произведении Лоика Шерали написали множество статей и рецензий таджикские ученые М. Шакури², Р. Хашим³, А. Сатторзода⁴, А. Хакимов⁵, Х. Шарифов⁶, Ю. Акбарзод⁷, С. Абдулло⁸, Р. Ваххобзода⁹, поэтесса Фарзона¹⁰ и десятки других деятелей. Единственной прижизненно написанной книгой посвящённой жизни и творчеству поэта является книга Гулназара Келди¹¹. После смерти Лоика Шерали вышло еще несколько книг и сборников, посвященных жизни и творчеству поэта, другим аспектам его творчества. Среди них книги Карима Абдулова¹², Сорбона¹³, Бури Карима¹⁴, Усмонджона Гаффорова¹⁵, книга-эпитафия «Марсияи Хуршед»¹⁶, Мисбохиддина Нарзикула¹⁷, Розикджона Муталибова¹⁸, Нематахаёт¹⁹, Ориёнфара²⁰, Рахими Холмахмада²¹. Также в связи с 80-летием Лоика Шерали издано несколько научных сборников, в которых опубликовано множество статей, посвященных различным сторонам жизни, творчества и поэзии Лоика Шерали^{22.23.24}. После смерти Лоика вышло три издания его «Полное собрание сочинений /Куллиёт» (Худжанд, 2001 г., Тегеран, 1383 г. (на арабском алфавите) и Душанбе, 2008 г.) с подробным предисловием Абдунаби Сатторзода, в котором исследованы и изложены различные аспекты жизни, творчества и рецензированы стихотворения Лоика Шерали, обсуждаются

¹ Сатторов, А. Давоми нек. – Садои Шарқ, 1967. – №6. – С.149-153.

² Шакурӣ, М. Ҳурӯсон аст ин ҷо. – Душанбе: Интишороти Оли Сомон, 1997. – 291 с.

³ Ҳошим, Р. Суҳан аз устодон ва дӯстон. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 272 с.

⁴ Сатторзода, А. Мероси дили шоири дилдода ва озода (Пешгуфткор). Куллиёт. – Хучанд, 2011.– 722 с.

⁵ Ҳаким, А. Ҷар қаламрави сухан. – Душанбе: Ирфон, 1982. – 224 с.

⁶ Шарифов, Х. Шоири бузург//Суннатҳои адабӣ. – Душанбе: Деваштич, 2007. – 476 с.

⁷ Акбарзод, Ю. Рисолати шоири ва шеър. – Душанбе: Адиб, 2009. – 376 с.

⁸ Абдулло, С. Вичдони бедори адабиёт //Машъалдори шеър. Маҷмуу мақолоти конфронси чумхурияйӣ баҳшида ба 80-солагии Лоик Шерали (Ҷойгоҳи Лоик Шерали дар шеъри мусоир). Мураттибон: Шамсиддин Муҳаммадиев, Анзурат Маликзод.– Душанбе: Дониш, 2021.– 466 с.– С.132-168.

⁹ Ваххобзода, Р. Ҳудшиносии миллӣ дар ашъори Лоик Шерали //Зиндагинома ва ҳадамоти илмиву фарҳангии устод Лоик Шерали. Адиб ва шоири Тоҷикистон. – Техрон: Анҷумани осор ва мағоҳири фарҳангӣ, 1400 (2021). – 348 с.– С.89-101.

¹⁰ Фарзона. Армуғоне аз азал //Зиндагинома ва ҳадамоти илмиву фарҳангии устод Лоик Шерали. Адиб ва шоири Тоҷикистон. – Техрон: Анҷумани осор ва мағоҳири фарҳангӣ, 1400 ҳ. (2021 м.). – 348 с.– С.215-222.

¹¹ Гулназар. Лоике чун Лоике. – Душанбе: Сурушан, 2000. – 81 с.

¹² Абдулов, А. Лоике миллат. – Ҳуҷанд: нашриёти давлатии ба номи Раҳим Ҷалил, 2001. – 198 с.

¹³ Сорбон. Лоикнома. – Душанбе: Адиб, 2001. – 191 с.

¹⁴ Карим, Б. Ҷасорати шоири. – Москва: ТДН, 2001. – 190 с.

¹⁵ Гаффоров, У. Шаҳбози осмони сухан. – Душанбе: Адиб, 2007. – 840 с.

¹⁶ Марсияи Хуршед. (таҳия ва таҷzими Ориёнфар (Сафар Абдулло). – Москва, 2001. – 288 с.

¹⁷ Нарзиқӯл, М. Фурӯғи ҳастӣ. – Душанбе: Адиб, 2002. – 118 с.

¹⁸ Муталибов, Р. Ифтиҳори миллӣ дар ашъори Лоик Шерали. – Ҳуҷанд: Ношир, 2001. – 88 с.

¹⁹ Ҳаёт, Н. Инқилоби Лоик дар шеъри мусоирин тоҷик. – Ҳуҷанд: Ношир, 2006. – 210 с.

²⁰ Ориёнфар. Шаранги андух. – Душанбе, 2001. – 40 с.

²¹ Раҳимӣ, Х. Чустор дар шинохти шеъри Лоик. – Душанбе: ДДОТ, 2022. – 159 с.

²² Шоири хуршеду дарӯ (Мачмӯи мақолаҳо). – Ҳуҷанд: Ношир, 2011. – 248 с.

²³ Лоик Шерали ва таҳаввули шеъри мусоирин тоҷик (Маводи конференсияи илмӣ-амалии чумхурияйӣ дар мавзӯи «Лоик Шерали ва таҳаввули шеъри мусоирин тоҷик») баҳшида ба 80-солагии Лоик Шерали, дар Доңишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. – Душанбе: ДДОТ, 2021. – 242 с.

²⁴ Машъалдори шеър. Маҷмуу мақолоти конфронси чумхурияйӣ баҳшида ба 80-солагии Лоик Шерали (Ҷойгоҳи Лоик Шерали дар шеъри мусоир). Мураттибон: Шамсиддин Муҳаммадиев, Анзурат Маликзод.– Душанбе: Дониш, 2021. – 466 с.

различные стороны жизни, творчества и поэтического мастерства Лоика Шерали.

Латиф Нозими – признанный и известный поэт в персоязычном регионе. Важные исследования о жизни и творчестве Латифа Нозими проводились и опубликованы в Афганистане и Таджикистане, к настоящему времени издано 7 сборников его стихов. Среди исследований афганских учёных – Муслихи Салджуки¹, Тахмина Мехрон² и Манижа Амин³, а также статьи Васифа Бохтари⁴, Акрама Усмона⁵, Партава Нодири⁶, Муслихи Салджуки⁷, доктора Муджовира Ахмад Зияра⁸, Абдуллаха Шодона⁹, Башира Азизи «Поэт и мастер поэзии»¹⁰ и других которые были опубликованы о красоте поэзии Латифа Нозими, где все они согласны с тем, что он мастер поэзии и сильный критик.

В диссертации исследован процесс развития современной таджикско-персидской дари литературы, роль поэтов Лоика Шерали и Латифа Нозими в расширении различных видов жанров поэзии, их поэзии и поэтического искусства в развитии содержания, внутреннего смысла стихотворений, сравнительными методами изучаются творчество, образность, язык и стиль современной поэзии.

Взаимосвязанность исследования с научными темами.

Диссертационное исследование выполнено в системе реализации плана научно-исследовательских работ кафедры теории и истории литературы Таджикского Государственного педагогического университета имени Садриддина Айни на 2019-2022 годы, который направлен на исследование и издание произведений писателей современной таджикской литературы и персидской литературы дари.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования. Основная цель диссертации - изучение вопросов содержания стихотворений, поисков и новаторства обоих поэтов в развитии современной поэзии, изучение социальной темы, искусства поэтов в создании смыслов и образов, использовании элементов полемики, выражение литературных идей, описание природы, языка и стиля изложения в стихах Лоика Шерали, Латифа Нозими и их новации в поэзии литературного региона Таджикистана и Афганистана. Проведено сравнительно-библиографическое исследование двух великих поэтов Таджикистана и Афганистана с привлечением их поэтических творений и опубликованных статей и сочинений об этих поэтах, а также практический обзор и стилистическое сравнение двух поэтов.

¹ Салҷукӣ, М. Ҷойгоҳи Латиф Нозимӣ дар шеъри муосири форсии дарӣ. – Душанбе: Мулқвар, 2021. – 164 с.

² Мехрон, Т. Баррасии сувари хаёл дар ашъори Латиф Нозимӣ. – Донишгоҳи Балх, 2022. – 178 с.

³ Амин, М. Навоварӣ дар газали Латиф Нозимӣ. – Донишгоҳи Хирот, 2021. – 184 с.

⁴ Боҳтарӣ, В. Салом бар марде, ки бутиқои замонро менависад. Нашри «Шамира». Фаслномаи адабӣ, хунарӣ. – Шумораи 3, 1399 ҳ. (2020 м.). – С.17-31.

⁵ Усмон, А. Шастумин баҳори валодат бо майманати шоир ва мунтакиди бузурги замони мо. Мачаллаи «Падида». – Шумораи 4, 2004. – С.23-34.

⁶ Нодирӣ, П. Латиф Нозимӣ шоире аз табори дараҳтон. – Нашри сайти Кобулнот.Gugul, 1391 ҳ.

⁷ Салҷукӣ, М. Паранда мераваду ошёна мемонад. – Нашри «Шамира»-и вежаи Латиф Нозимӣ. – Шумораи 3, 1399 ҳ. (2020 м.). – С.32-40.

⁸ Мӯҷовир, А.З. Асағузории устод Нозимӣ дар борварӣ ва боландагии фарҳангӣ миллӣ. – Нашри «Шамира»-и вежаи Латиф Нозимӣ. – Шумораи 7. Соли сеюм, 1399 ҳ. (2020 м.). – С.12-16.

⁹ Шодон, А. Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд (нигоҳе ба асари ҷадиди Латиф Нозимӣ). – Нашри Би Би Си-и форсӣ, 5 мурдоди 1393 ҳ. (2014 м.). – С.21-32.

¹⁰ Азизӣ, Б. Шоир ва устоди шеър Латиф Нозимӣ. – Нашри сайти Ориёнот, 2006.

Задачи исследования. Для достижения поставленных целей признано необходимым комплексное решение нами следующих задач:

1. Лучшее знакомство с жизнью и творческим наследием обоих поэтов в литературе и культуре обеих стран.
2. На основе публикаций стихов поэтов наглядно сравнить художественные способности и поэтическое мастерство Loika Sherali и Latifa Nozimi.
3. Выявление и уточнение достоверными доказательствами места социальной темы, поднятой обоими поэтами.
4. Рассмотреть мнения ученых обеих стран относительно творчества и литературного мастерства обоих поэтов.
5. Поэтика в стихотворениях и словарный порядок стихотворений обоих поэтов исследованию сравнительным методом.
6. Рассмотрение и представление места темы описаний природы, элементов дискуссии, литературного мнения в поэзии Loika Sherali и Latifa Nozimi сравнительным методом исследования.
7. Критическое выявление и исследование свежести, чистоты, новаторства и внутреннего смысла в поэзии Loika Sherali и Latifa Nozimi.
8. Рассмотрение и исследование поэтического языка и стиля выражения Loika Sherali и Latifa Nozimi.
9. Изучить и исследовать сравнительным методом творчество поэтов, показав и определив роль, навыков и врожденного таланта Loika Sherali и Latifa Nozimi в использовании поэтических художественных методов и фигур.

Объект и источники исследования. Объектом исследования являются поэзия второй половины XX и первой половины XXI века современной таджикско-персидской литературы, исторический процесс развития новой современной поэзии в Таджикистане и Афганистане, статьи и исследования, написанные о творчестве обоих поэтов в научных книгах, публикациях и на интернет-сайтах, где рассматриваются работы Loika Sherali и Latifa Nozimi.

Предмет исследования. Рассмотрены и исследованы вопросы художественного и социального аспектов в разных редакциях произведений поэтов Loika Sherali и Latifa Nozimi, вышедших в разные годы, особенно в трёх изданиях «Куллиёт»-а Loika Sherali (Худжанд, 2001, Тегеран, 1383 г. х.), Душанбе, 2008 г.) и семь собраний стихов Latifa Nozimi: (1.«Сиёхмашхой мадраса» — Герат, 1343 х. 2. «Зери он дарахти чанор» /Журнал «Пуштун Джаг»— Кабул, 1347 х. 3. «Бод дар фонус» - Кабул, 1365 х. 4. «Соя ва мурдоб» - Кабул, 1365 х. 5. «Аз бог то газал» - Пешавар (Пакистан), 1379 х. 6. «Ойинаҳо дуруг намегуянд» - Гамбург (Германия), 1392 х. 7. «Хоби алаф»- Гамбург (Германия), 2016 м.

Теоретические основы исследования. При рассмотрении и исследовании темы диссертации были использованы такие межлитературные связи, история литературы, теория литературы, литературоведение, текстоведение и стилистика, основанные на исследовательских и теоретических трудах ученых

и исследователей современной таджикско-персидской литературы С. Айни, М. Шукуров, Ш. Хусейнзода, Мы опирались исследованиями А. Сатторзода, Х. Шарифова, Х. Асозода, А. Насриддина, Ю. Акбарова, М. Нарзикул, Сируси Шамисо, Мухаммадизо Шафей Кадкани, Аллома Салджуки, Васифа Бохтари, Абдул Каюми Кавима, Мухаммад Казима Козими, Партава Нодири и других.

Методологические основы исследования. Диссертационное исследование проводились на основе методов исторического, сравнительно-исторического, теоретического и практического анализа, статистических, сравнительно-аналитических, сравнительно-прикладных методов, а при необходимости использовались и методы интерпретации и разъяснения литературных произведений.

Научная новизна исследования. В диссертации впервые исследуются сравнительным методом нижеуказанные вопросы:

1. Анализ стихотворного творчества обоих поэтов основан на различных социальных, художественных и культурных точках зрения, из которых происходят стихи обоих поэтов.

2. Обзор и исследование поэтического стиля обоих поэтов проведено с точки зрения стилистики в литературных школах таджикско-персидского языка и литературы и признание поэтического стиля обоих поэтов проведены сравнительным методом, что по настоящее время никем не проводилось.

3. Влияние общества в котором они живут на обоих поэтов, и рассмотрение стихов обоих поэтов с описанием жизненных перипетий и типом взаимодействия стихов обоих поэтов с социумом.

4. Сравнение художественных приемов и фигур в стихах обоих поэтов (Лоика Шерали и Латифа Нозими) с позиций сравнения, воплощения и сравнения.

5. Исследуются устный тип речи признанный и доступный народу и обращено внимание на возникновение и анализ новой поэзии (нимои), различия образов, выражения смысла и художественного искусства в поэзии обоих поэтов, ее связь и отображение в современной персидско-таджикской поэзии дари в ареале персоязычной цивилизации.

Основные положения диссертации представленные к защите:

1. Выявление и уточнение жизненного пути и поэтического статуса Лоика Шерали и Латифа Нозими в ареале современной персоязычной литературы.

2. Исследование художественных изменений в поэзии, установление роли поэтов Лоика Шерали и Латифа Нозими в них.

3. Сравнительное исследование социальных аспектов стихотворений Лоика Шерали и Латифа Нозими и выявление их поэтического мастерства в отображении исследуемых тем.

4. Выявление и исследование роли Лоика Шерали и Латифа Нозими в своих обществах, Таджикистане и Афганистане как новых и передовых поэтов новаторов обладающих своими стилями, и своей школой, а также показ наиболее широко используемых литературных жанров в их стихах.

5. Раскрытие сходств, различий и новаторства в стихотворениях Лоика Шерали и Латифа Нозими.

6. Исследование художественных и социальных аспектов поэзии Лоика Шерали и Латифа Нозими, анализ внутреннего содержания и различных зарагиваемых тем их произведений.

7. Определение мастерства Лоика Шерали и Латифа Нозими в создании смысла, создании образов, новом творческом взгляде, критическом взгляде на свою поэзию, обращении к историческим проблемам, рассмотрении вопросов свободы, самопознания, национального самосознания и гордости, познания внутреннего мира человека, мира и человека, эстетики, красоты природы, процветание Родины и т. д.

8. Всесторонне продемонстрировать выражение социальных тонов, образов, значения, стиля выражения, элементов полемики, проблем природы и ее красот, использования поэтических фигур, выражения литературных идей и мастерства Лоика Шерали и Латифа Нозими.

9. Исследование художественных поэтических фигур – метафора (истиора), аналогии (мачоз), раскрытие-анализ (ташхис), сравнение (ташбех), сравнительный анализ, сопоставление (тачнис), аллюзия (саҷъ, талмех,), контраст (таззод), повтор и т.д. в стихотворениях Лоика Шерали и Латифа Нозими.

Теоретическое и практическое значение исследования. Особенности теоретической и практической ценности исследования можно классифицировать следующим образом:

1. Материал и результаты исследования могут быть использованы при написании книг по истории таджикско-персидской литературы, истории современной таджикско-персидской литературы, литературоведении, литературной критике, стилистике, литературных связях, написании и составлении пособий, учебников и учебно-методических материалов по истории современной таджикско-персидской литературы, а также использовать теорию в качестве основы для организации истории современной таджикско-персидской литературы дари.

2. В процессе написания диссертации в качестве источника для исследования и сравнения мы использовали произведения Лоика Шерали и Латифа Нозими, такие как газель, сюжет-этюд, рубай, четырёхстишия (чахорпора), стихотворения нового стиля (нимои), которые имеются в различных изданиях поэтов и собраниях стихов. Научная и практическая значимость исследования проявляется в том, что диссертационный материал можно использовать при подготовке и составлении разделов учебников по истории современной персидско-таджикской литературы, теории литературы, литературной критике, поэтики, стилистики, творчества, а также написание кандидатских и докторских диссертаций, магистерских работ, дипломных и курсовых работах.

Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности.

Исследование проведено на основе обзора материалов в области литературоведения и его отраслей, в частности, истории современной

таджикско-персидской литературы дари второй половины XX и первой половины XX века, в том числе культурно-политической, социальной жизни Таджикистана и Афганистана, а также влияние времени на жизнь поэтов Лоика Шерали и Латифа Нозими, исследован состав поэтических сборников поэтов, особенность их публикаций, место социальной проблематики в стихах поэтов, мастерство обоих поэтов в создании смысла, образности, использовании полемики, место природы в поэзии обоих поэтов, выражение литературного мнения., поэтические послания, рифмы, метрика, язык и стиль выражения, что соответствует паспорту научной специальности.

Личный вклад соискателя учёной степени в исследование.

Исследователь впервые рассмотрел жизнь и содержание творчества обоих поэтов, литературное мужество, мастерство поэтов в создании смысла, образности, использование противоречивых элементов, расположение темы природы, выражение литературного мнения, рассмотрение социальных вопросов в стихах поэтов Л. Шерали и Л. Нозими, подверглись серьезному исследованию и рассмотрению творческое наследие обоих поэтов

Практическое аппробирование результатов исследования. Результаты диссертации были опубликованы в виде докладов и статей и предоставлены в распоряжение Национальной библиотеки Таджикистана, библиотеку Таджикского Национального университета, библиотеку Таджикского Государственного педагогического университета имени Садриддина Айни и Научной библиотеки имени Индиры Ганди НАНТ, коллективные сборники, рецензируемые научные журналы, используются на теоретических и практических занятиях, и самостоятельных работах профильных факультетов филологии, преподавателями и людьми, связанными с литературой

Центральные и ключевые положения диссертации были представлены и оценены на семинарах и заседаниях литературных кружков, факультетских, университетских и республиканских научно-практических конференциях.

Диссертация была рассмотрена и рекомендована к защите на заседании кафедры теории и истории литературы ТГПУ имени Садриддина Айни (протокол №6 от 30.01.2024).

Публикация научных работ по теме диссертации. Основное содержание диссертационной работы отражено в 8 статьях автора, в том числе 4 статьи в рецензируемых научных журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав с подразделами, заключения с рекомендациями по практическому применению результатов исследования и списка использованной литературы. Наименования и публикации научных работ по теме диссертации. Общий объем диссертации составляет 170 страниц, распечатанных на компьютере.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении диссертации раскрывается значимость темы, определяется уровень научной обработки предмета исследования, связь исследования с программами, научной тематикой, цель и задачи научного исследования. При

этом объект исследования, предмет исследования, научная новизна исследования, теоретическая и научно-практическая значимость, личный вклад соискателя, соответствие диссертации паспорту научной специальности, указывается уровень достоверности результатов, утверждение и внедрение результатов, публикация по темам, вопросы, тезисы подлежащие защите

Первая глава диссертации называется «**Взгляд на жизнь и произведения Loika Sherali и Latifa Nozimi**» и состоит из двух частей. Первая часть первой главы озаглавлена «**Жизнь, творчество и литературное мужество Loika Sherali**» и рассматривает важные вопросы этапов жизни и литературных достижений Loika Sherali как поэта-новатора и защитника национальных интересов. Народ Таджикистана считает его решительным поэтом, достойным представителем народа, и мужественным борцом. Профессор Абдунаби Сатторзода в своей рецензии к «Куллият»-у поэта представляет Loika одним коротким предложением: - «Он был, по сути, «трибуном совести своего народа»¹ и «сказителем чаяний своего народа». Loik Loik Sherali смело и в своем стиле писал о тяготах повседневной жизни и поднимал вопросы, которые полностью отвечали национальным интересам. Хотя Loik Sherali был одним из последователей прежней школы, он оставил достойный след для своих потомков, о чём свидетельствуют о его мощь в литературе и особенно поэзии. Сборники Loika совершенствуются, улучшаются и шлифуются, дополняются новыми гранями от стихотворения к стихотворению, от серии к серии, от сборника к сборнику. Его поэзия придала новое сияние таджикскому 20-му веку, а его произведения наполнены достижениями классической персидской литературы, а его произведения наполнены устными и народными изречениями. Он установил незыблемую связь между поэзией этого периода Таджикистана и тысячелетней таджикско-персидской поэзией дари.

Loik Sherali имеет тридцать сборников стихов, большинство из которых опубликованы кириллическим шрифтом, а несколько сборников его стихов изданы в современном Иране. Благодаря своим литературным достижениям Loiku Sherali удалось высоко поднять репутацию своей поэзии далеко за пределами Таджикистана, в бассейне персоязычной цивилизации. В то же время, когда поэзия Loika обрела свое место в Таджикистане и также его творчество получило признание в литературной и культурной среде Ирана и Афганистана. С начала шестидесятых годов прошлого века, помимо написания очерков, статей и критических эссе и художественных переводов, Loik Sherali неотрывно занимается сочинением и публикацией стихов.

Вторая часть первой главы озаглавлена «**Latif Nozimi и его роль в современной литературе Афганистана**» в которой рассматриваются и исследуются вопросы жизни поэта в Афганистане, его дальнейшая судьба в эмиграции и роль поэта в современной афганской литературе.

¹ Шералий, Л. Куллиёт. Мураттибон: Масъуд Қосимӣ, Баҳриддин Алиев, Ромиш Шералий. – Техрон: Пажуҳишгоҳи фарҳангӣ форсӣ-тоҷикӣ, 1383 ҳ. ш. – С. 36.

Латиф Нозими – один из известных деятелей Афганистана, с чьими произведениями и творчеством которого знакомы знатоки и ценители таджикско- персидской литературы и поэзии, ученые и литературные круги.

Латиф Нозими родился 21 савра (апреля) 1325 года хидржи в городе Герат Афганистана. После получения аттестата за двенадцатый класс для продолжения обучения поступил на литературный факультет университета г. Кабул в Кабульский университет и был принят для продолжения учебы на кафедре персидской литературы дари. После окончания получил должность ассистента преподавателя Кабульского университета. В 343 году увидел свет его первый сборник стихов под названием «Сиёхмашкхой мадраса» /школьные черновики/. Нозими годами был хранителем весов в программе «Тарозуи тиллои» / Золотые весы/ на Радио Афганистана. С 1350 года хиджры по 1352 год он создавал программы литературной критики и современной литературы Афганского радио. С того же времени стал преподавателем литературной критики и современной литературы Кабульского университета. С 1361 по конец 1963 года хиджры он приступил к преподаванию персидского языка и литературы дари в университете Гумбольдта в Германии. После возвращения он два года занимался преподаванием на факультетах литературы и журналистики. После возвращения на родину он два года преподавал на факультетах литературы и журналистики, был назначен председателем Государственного комитета по культуре, затем вместе с семьёй перебрался в Индию, далее он в 1990 году уехал Германию, где проживает по настоящее время. Латиф Нозими известеный и признанный пионер и один из основоположников новой газели, новой поэзии (нимои) и современной литературной критики в Афганистане. Латиф Нозими издал 7 собраний своих стихов, которые также рассматриваются в диссертации. Кроме стихотворного творчества Латиф Нозими написал две книги «Правописание языка дари» и «Проблемы написания прозы в Афганистане» в которых изложил правила персидского правописания дари и прозаические проблемы в Афганистане. В своей поэзии Латиф Нозими привнёс много новаторского подхода, он один из первых пионеров новой поэзии (нимои) в ее чистом виде. В этом смысле его можно считать одним из основоположников новой газели, одним из глашатаев четверостиший (чахорпора), газели которого, в общем с данной точки зрения, его поэзия и четверостишия временами издают аромат деревенского быта.

Вторая глава диссертации называется **«Сравнительное исследование стихотворений Лоика Шерали и Латифа Нозими»**. Первый разжедь этой главы называется **«Содержание стихов Лоика Шерали и их обзор»**.

Газель была самым употребляемым видом поэзии Лоика, и он использовал и множество других типов стихосложения, таких как четверостишие, масnavи, китъа рубаи, двустишие, этюд и новые стихи (нимои). В современной таджикской литературе всегда присутствовала любовь к языку предков и связь с классической персидской поэзией дари. Придерживаясь классической поэзии, Лоик написал множество стихотворений в новых поэтических стилях, а его творения поставили его в один ряд с новыми поэтами новаторами персидской литературы XXI века.

Это я, утративший сердце
Влюблённый с душой в залоге
Влюблённый в первоцвет
Из всего нового и былого
О, кравчий надей вина, ещё бокал, ещё бокал,
Ибо сердце, моё разрывается от любви, к другой цветкоподобной¹

Новаторство Лоика Шерали не ограничиваются изменением форм четырехстиший, сокращением и удлинением строк. Уникальность поэзии Лоика основана на том, что он всегда использовал таджикские слова и народную речь, а также таджикскую культуру речи, и это его побуждение многократно повысила статус его поэзии:

Иногда смотрела, смеясь, через забор,
Её блистающий бутон извещал о любви,
Иногда бросала яблочко через забор,
Иногда воровато срывала цветок из моего бытия,
В награду за смелость, отвезли её далёко,
Эта девочка-соселка никогда не возвратится...²

Такие слова, как **себча** (яблочко), **дурихояш** (далёко) и **намеоя** (не возвратится), наполняют красоту стихотворения эмоциями и народным повествованием.

Вторая часть первой главы называется «**Сравнительное исследование содержания стихотворений Лоика Шерали и Латифа Нозими**». Содержание стихотворений Лоика Шерали во многом основано на элементах персидской литературы дари и их эпической атмосфере. Он еще раз приблизил далекий от литературы народ к языку его предков. Его слова наполнены духовными и психологическими переживаниями.

Уж если ты вполусил и полужив до сей поры,
Благодаря стихам Рудаки и медицины Сины,
Уж если ты остался чистоседечным и с чистыми помыслами,
Остался благодаря наследи Хафиза и Мавло³.

В описаниях стихотворений Лоика чувствуется национальный менталитет самобытность в словах о проблемах родины. В силу большой любви к родной земле большую часть содержания своих стихов он посвятил воспеванию любви к народу и любви к Родине-матери. Трагедия 1990-х годов оказала сильное воздействие на стихотворения Лоика Шерали, отразившее национальную боль и национальное мышление Таджикистана:

Почему таджик виновен на своей Родине?
Иль ошибка – моё рождение таджиком
Сказал мудрей Икбол: восстаньте ото сна.
Сказал малодушный а адесат-то не я....⁴

¹ Шералий, Л. Куллиёти ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури хоричаи Чумхурии исломии Эрон, 1383 х.ш. – С. 391.

² Там же. – С. 374.

³ Шералий, Л. Фарёди бефарёдрас. – Душанбе: Адиб, 1997. – С.81.

// Здесь и далее стихи приводятся в подстрочном переводе автора

⁴ Шералий, Л. Куллиёт. Мураттибон: Масъуд Қосимӣ, Баҳриддин Алиев, Ромиши Шералий. – Техрон: Пажуҳишгоҳи фарҳангӣ форсӣ-тоҷикиӣ, 1383 х.ш. – С. 469.

В содержании стихотворения сам Лоик Шерали с болью рассказывает о страданиях и потрясениях своего времени и, создавая стихотворение, без труднопонимающегося смысла, поэтических хитросплетений, говорит сердечные слова в очень простом и понятном стиле и передает содержание своих слов читателю его стихотворения. Обращаясь к тем, кто несерьезно относится к родному языку, он с горечью восклицает:

Каждый кто утратил речь матерей
Должен убраться с земли отчизны.¹

Содержание стихов Лоика Шерали во многом новаторское. Он постоянно употребляет чистые таджикско-персидские слова дари, а иногда становится общепонятным, а простота и красота народной речи создают особое качество притягательности. В поэзии Лоика можно заметить его стремление связать классическую поэзию с новой поэзией. Он описывает ежедневные события и использует новые слова, и вновь вошедшие в поэтическое ристалище стихотворчества.

Содержание стихотворений Латифа Нозими пронизано множеством слов и мыслей. Содержание и фабула стихов Латифа Нозими свежи и новы. Поэзия Латифа Нозими – провозвестник пробуждения и влияния на общество. Он смог воплотить новаторство в своё воображении:

Ночью ты сказала, не целуй меня в глаза,
Потому, что это злой предвестник разлуки.
Видела я, что поцелуй в глаза днём,
Становится днём конца привязанностей.²

Связь поцелуя в глаза днём является дурной приметой и предзнаменует разлуку, делает образ стихотворения ярче и глубже. Усиливает устную форму речи с письменной. То, что признавалось обществом дурной приметой, теперь приобретает новый смысл, обратный противоположному.

Каждый день становлюсь грузом на лопатках забора
Каждую ночь становлюсь и из головья зеркала
Спать ложусь с молитвой о происшествии...
Заболеваю новым отчуждением
Сказала ты: Почему сомкнулись уста твои от стихов,
Когда же я освобожусь от мыслей о тебе.³

«Ходиса-молитва»- газель с классической формой и новым содержанием, где поэт использует метафору (исти'ара) и видит себя в трагическом поле, где начинает свое утро с молитвы - происшествия. Образ стихотворения составлен из нескольких метафор. В последней строфе он употребил своего рода сарказм: «Когда же я буду свободен от мыслей о тебе?». Содержание стихотворений Латифа Нозими–любовь, неудача в любви, жизнь, тоска, справедливость, свобода, права человека, особенно растоптанные права женщин, война и осквернение природы. В целом содержание стихов Лоика Шерали и Латифа

¹ Там же. – С. 5.

² Нозимӣ, Л. Соя ва мурдоб. – Кобул: Матбааи давлатӣ, 1365 х.ш. – С.56.

³ Нозимӣ, Л. Ман боги оташам. – Кобул: Интишороти Ток, 1399 х.ш. – С. 501.

Нозими новаторское и свежее, и эти поэты использовали в своих стихах истинно таджикско-персидские слова.

Третья часть второй главы озаглавлена «**Мастерство Лоика Шерали и Латифа Нозими в смыслотворении и образотворении**». Лоик Шерали—один из ведущих поэтов смыслотворцев, который в каждом двустишии, рубаи, четверостишии (чахорпора), газели и других видах поэзии очень красиво и эффектно выразил свежие и высокие смыслы в одеянии поэтических орнаментов, этот явственный момент ощущается с его первых стихотворений «Ном» и до его последних творений выглядит так:

Жизнь – это солнце над моей крышей
Жизнь – это луна над моей крышей
Жизнь – это моя подруга подобная цветку
Жизнь – это Хайям моей эпохи...¹

Аллегоричность этого стихотворения—восходящий этап жизни, солнце светит на крышу поэта. Он жил в тени своей возлюбленной подобно Хайяму. Иногда он воссоздает в уме образ дерева а иногда реки:

Мы два строителя дорог и два путники, я и река, я и река
Два спутника и два одиночества.
Происходим мы из единого горного источника,
И стремимся мы вниз, я и река, я и река.
Поёт газели и бурлит, и я
Два поэта, два влюблённых сердца, я и река, я и река.²

Взгляд Лоика на реку—романтический, они оба бурлят и шумят. Он считает реку одним из поэтов повседневной жизни и воспевает бурление реки, происходящие из того же источника, что и его собственные газели, и слышит их глубоко в сердце, полном радости, и они оба творят поэзию вместе. В этом стихотворении он приписывает человеческие чувства реке, которая тоже водится одна и создаёт газели. Картины сцен и моментов Лоика являются частью стихотворений, которые он взял из реальности природы. Поэзия Лоика объединить красоту классической персидской поэзии дари и новаторство новой современной поэзии, и эта прочная связь сохраняет историческую самобытность поэзии Лоика. Внутреннее содержание поэзии Лоика с новыми поэтическими смыслами и направлениями появилось благодаря классическому и хорасанскому выражениям, а также имеет большое значение в новаторском развитии современной таджикско-персидской поэзии дари XX-го века. Четверостишие, которое кажется первым этапом современной поэзии и первым шагом к падению высокого здания классической газели, что можно увидеть в изобилии в стихотворениях Лоика. Во всех видах поэзии Лоика Шерали читателю предстает высокий смысл и содержание, эти слова идут из сердца поэта, сидят в сознании красноречивых людей и делают любимым творца этих стихотворений, которые выражены на основании классической поэзии, но с новым и современным видением.

¹ Шералӣ, Л. Куллиёт. Мураттибон: Маъсӯд Қосимӣ, Баҳридин Алиев, Ромиш Шералӣ. Пажухишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ. – Техрон, 1383 ҳ.ш. – С. 142.

² Там же. – С. 405.

Латиф Нозими считается одним из самых новаторских поэтов и литераторов в современной поэзии Афганистана. Латиф Нозими всегда старался вводить новаторские идеи в описательность и выразительность поэзии. Он показывает, как внимание к тонкостям речи и тонкостям мысли может повысить эффективность уровня речи. Стихотворения Латифа Нозими полны неоднообразных образов. В них присутствует скрытый смысл, к которому можно получить доступ с трех направлений. Посмотрите на три строфы этих стихов, которая на поверхности сообщает об опасности топора для дерева и желает предупредить зеленеющий лес об этом происшествии, но другая сторона – о появлении известия, о притеснении-гнёте, которое угрожает постичь общество и приведет к разрушению общества в целом, или того-же дремучего леса:

Уста жаждущие топора,
Написали слова спасения дерева
Сообщите высокому лесу кипариса.¹

В приведенном ниже стихотворении он рисует картину ночи со своей возлюбленной и широко использует символ многоточия «...» которое обретает благой смысл. Концепция многоточия оставляет продолжение речи читателю, чтобы он мог над ним подумать и заместить его своими мыслями. В этом стихотворении есть такая концепция, будто поэт не желает сам завершать эту тему и оставляет ее на усмотрение читателя:

Была ночь и звуки флейты,...,
Бутылка вина и два бокала,...,
Упало в угол моей комнаты,
Её прекрасное платье,...²

Большинство образов он создает с чистыми и непорочными- первозданными композициями. Парадоксальные образы также являются одной из особенностей его творений, его образы сочетают в себе два противоречивых понятия:

Мой дом – это лес без ограды
Молчаливый рёв без когтей
Одинокий рёв...³, который является породоксальным описанием.

Латиф Нозими создает в своих стихах прекрасные образы, выраженные с высоким смыслом. Последовательность слов в композиции строф и байтов, их новизна и свежесть делают поэзию Нозими красивой, ясной и осмысленной.

Четвертая часть второй главы озаглавлена **«Элементы полемики в поэзии Лоика Шерали и Латифа Нозими»**. Полемика необходима для обоснования темы, и иногда поэт беседует с другими людьми, или иногда непосредственно с присутствующими. Так Лоик Шерали, в стихотворении «Группа людей говорит, что Сино – араб» он выражает свои сердечные наболевшие слова в адрес арабов, турков, узбеков и многих других стяжателей:

Называют Сино арабом группа

¹ Нозимӣ, Л. Ман боғи оташам – Оинҳо дурӯғ намегӯянд. – Кобул: Интишороти Кобул, 1399 х. – С. 448.

² Там же. – С. 238.

³ Там же. – С. 124.

Другая считает персом или таджиком...
О-вы претенденты на происхождение Сино!
Зачем весь этот шум и претензии!
Как его лекарства на любом языке
Исцеляют ваши боли.
В любом случае, в любое пору,
Достаточно утолит ваши недуги.¹

В вышеупомянутой полемике Лоик Шерали встал на защиту чувств носителей персидского языка и с горечью сказал арабам: Вы, кто считает Сину арабом, почему вы не знакомы с языком, на котором говорит Сина? Лекарство Сины вылечит вас, и этого факта вам достаточно.

У Латифа Нозими также присутствует полемика с деревьями и другими природными объектами, а также обороты, которые также можно назвать полемикой:

Как-то ночью потребовал у неё поцелуй
Сказала дать тебе поцелуй?
Рассмеялась, испугалась и показала спину
И сказала с упрёком: когда зацветёт тростник.²

«Время цветения тростника»—поговорка, которая часто используется в разговорной речи. Но эта поговорка всегда использовалась для вещей, которые не могут произойти, потому что тростник — это высокое растение со множеством листьев, но оно никогда не цветет, и эта поговорка также объясняет, что этого никогда не произойдет.

Однажды ночью с беспокойством спросил её
Любишь ли кого-нибудь, кроме меня?
Смущённо потупив глаза
Промолвила сквозь слёзы «да».³

Атмосфера этого разговора противоречивая. Этот разговор следует понимать так, что спокойное состояние, в котором была проведена эта полемика, само по себе стало своего рода неожиданностью. Читатель этого двусмысла тоже поражается, и человеческий разум остается в этой полемике. Поэты обращаются к пассивному неизвестному адресату и вступают с ним в дискуссию, чтобы придать стихотворению больше смысла и красоты.

Пятая часть второй главы озаглавлена «**Литературная мысль Лоика Шерали и Латифа Нозими**». Творческая мысль Лоика Шерали выражена в его стихах, которые служат руководством к социальным проблемам его времени:

Высоко летать хотят королевские крылья
Поэтическая арена требует мастерства
Речи Лейли а не пустого бахвальства
Меджнун сердце, безумия и безрассудства.⁴

Лоик Шерали в этом рубаи подчеркивает мастерство в поэзии и предостерегает поэтов от бахвальства и пустословия. Он говорит, что

¹ Шерали, Л. Куллиёти ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури хорицаи Чумхурии Исломии Эрон, 1383 х.ш. – С. 65.

² Нозимӣ, Л. Ман боғи оташам – Сиёҳмашқҳои мадраса. – Кобул: Интишороти Ток, 1399 х.ш. – С. 523.

³ Нозимӣ, Л. Соя ва мурдоб. – Кобул: Матбааи давлатии Кобул, 1365 х.ш. – С. 21.

⁴ Шерали, Л. Куллиёти ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури хорицаи Чумхурии Исломии Эрон, 1383 х.ш. – С. 518.

стихотворчество желает королевскую птицу высокого полёта. Мысли и мнения Лоика Шерали были очень ясными, и во многом предпринятые им усилия стали путеводными исполнив своё предназначение. Новаторские усилия Лоика Шерали в творчестве и литературе можно назвать величайшим литературным трудом Таджикистана XXI века. По мнению Лоика:

Поэтическая грамота не имеет школы
Каламу нет дела до ночи и дня
Будет поэт жертвой эпохи
Мир поэзии не имеет ни чинов ни должностей.¹

Он сознательно отвергает уловки, заставляющие его остановиться, и подчеркивает, что «самопожертвование – девиз поэтов» и поэту необходимо быть бдительным и ищущим, всегда быть начеку и никогда не быть беспечным:
Самопожертвование – девиз поэтов
Самообучение – книга мудрых
Если мы на миг довольны собой
Нами недоволен – грядущий мир.²

Видение поэтом мира и умелое воплощение жизни в поэзию – художественное мастерство Лоика Шерали.

В поэтических сборниках Латифа Нозими много художественных, романтических, социальных и политических газелей. Его литературная и общественная мысль отражена в его газелях, и каждую из них можно считать уникальным для каждого человека произведением:

Иду, цвету, по цветникам твоего тела
Лечу как весенний ветер от аромата твоей розы
Я цветущее райское древо
С любовью взросшее в райском саду твоего одеяния
...Помню тысячи мудрых строк,
Из цветущих надписей твоего тела
Как восход совершенства твоего стана
Жду твоего возвращения вновь.³

Короткое стихотворение Нозими под названием «Дуруг» (Ложь) ставит под сомнение социальные убеждения и открыто бросает вызов несправедливости общества. Он бросает вызов сравнением одна крыша и два неба. Он прекрасно и с большой экспрессией цитирует в своем стихотворении пословицу «Куда ни пойдешь, небо этого цвета...»:

Кто сказал тебе
Что куда ни пойдешь, небо этого цвета...
Тогда как я
Со своей крыши и с соседской,
Годами видел разные небеса.⁴

Латифу Назими удалось вложить драгоценные жемчужины поэзии в свои стихи с сильной композицией, а тип использования каждого из значений

¹ Шерали, Л. Куллиёти ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон, 1383 ҳ.ш. – С. 537.

² Там же. – С. 537.

³ Нозимӣ, Л. Соя ва мурдоб. – Кобул: Матбааи давлатии Кобул, 1365 ҳ.ш. – С. 6.

⁴ Там же. – С. 38.

настолько силён, чтобы соответствовать вкусу и интересам других. Своими газелями Латиф Нозими отделил свой путь от традиционного творения газелей и в свете своих предшественников, таких как Махмуд Форони, Восифи Бехтари и..., он опрактиковал первые современные газели в Афганистане. С точки зрения этих поэтов, инструментарий традиционной газели сделали свое дело, и сегодня им предстоит выйти на путь поэзии с новым современным инструментом. Современная поэзия вскоре обрела свои стандарты и ценности среди афганских поэтов, и вслед за Латифом Назими и его соратниками они творят новую современную поэзию.

Третья глава диссертации называется **«Роль и использование поэтических фигур, социальных тем и природы в стихах Loika Sherali и Latifa Nozimi»**. Первая часть третьей главы озаглавлена **«Место поэтических фигур в произведениях Loika Sherali»**. Поэзия Loika Sherali всегда отличается украшением поэтическими фигурами, и он приложил в этом отношении большие усилия, чтобы его поэзия согласовалась с литературными фигурами на поэтической арене. Мощь Loika Sherali в данном случае такова, что его газели пронизаны поэтическими фигурами, а красота его речи подчеркивается его поэтическим мастерством.

Ташбек – словарное значение, сравнение, сходство. В таджикско-персидской литературе дари означает сравнение чего-либо или кого-либо с чем-либо.

О, откуда пришёл ты источник света?
О, откуда ты пришла сокровища поэзии?¹

Любовь твоя как утренний ветерок,
Принес мне в сердце аромат весны.
Имя твоё, как полоска на лбу
Начертила линию судьбы....²

В стихотворениях Loika используются сравнение. Свои сравнения он больше делает с предметами природного свойства. Речевые обороты, такие как: источник света, сокровища поэзии, утренний ветерок, линия лоба и т. д. отображение природы в сравнениях поэта раскрывает его словами некую природную красоту. В другом стихотворении под названием «Дарё» он считает себя рекой, которая не боится камней, а также сравнивает себя с бурной рекой:

Я, та река которая на бурном пути не признаю,
Ни камней на пути ни берегов.

Я, та бурная, упрямая река
Признающая лишь сердечные слова...³

Метафора (истиора) - это вид поэтической фигуры, обширно использующийся в творчестве поэтов.

О, ты душа моя, душа моя, душа моя,
Чего хотел я от жизни, ты моя.

¹ Шералий, Л. Куллиёти ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури хоричаи Чумхурии Исломии Эрон, 1383 х.ш. – С. 359.

² Там же. – С. 359.

³ Там же. – С. 93.

Среди всей горечи и моли в мире,
Ты , нектар, соль моей жизни и мечта.¹

Метафора «душа моя» (мушаббех) вместо имени возлюбленной и её повторение удваивали красоту изречения. Он считает, что единственное, чего он хочет от мира, – это достичь своей души или возлюбленной, и представляет её нектаром мечты своей жизни и драгоценной солью своей жизни (мушаббех бихи – лучшее сравнение).

О, основа собрания газелей, пришла с радостью, радостно пришла,
О источник бытия, пришла с радостью, радостно пришла,
С лепестков твоего цветка, прочитал я газели твоего сердца,
О, устойчивый источник безмятежности, пришла с радостью, радостно
пришла.

Один миг прживи со мной, поговори и спой со мной,²
О, дар бытия, с радостью пришла, радостно пришла.

Слова «О–истинный источник собрания газелей», или «О–источник бытия», или «О–устойчивый источник безмятежности» заменены именем возлюбленной (мушаббих), «вопреки преждевременной смерти», «наличие сердца и души в груди» заменено на «лучшее». «Бехалал» или «О–безвредный искуствитель» вместо имени возлюбленной (мушаббех) приведено вместо (бихи).

Киноя. Завуалированная речь в литературе называется **сарказмом**, и его второе значение всегда было предметом внимания поэтов в поэзии. Также как и пословицы, использующиеся в народе как сарказм, также являются иронией, вышедшими из лона творчества поэтов.

Один и спил сожеления, другой вина
Все мы незрелые и пили сырое молоко.³

«Пить сырое молоко» в сравнении и «все незрелые» кажутся соответствующими, что мы все ещё незрелые похоже, что «пьём сырое молоко» мы саркастически и критически заявляем:

Жизненный обман, вместо урока,
Весь её обман, вместо сладостей
Земля низка а небо высоко
Польза и приятна и неприятна.⁴

Низость земли и высота неба сказаны с сарказмом в противоречивых смыслах. Гордыня и эгоизм высмеивались на примере контраста и высоты неба, а низость земли сравнивалась с ними, что то же самое и в стихотворении Лоика. Он знает, что ему нравится, а что не нравится, и он иронизирует над небом и землей, противопоставляя их.

Вторая часть третьей главы называется **«Поэтические фигуры в стихах Латифа Нозими»**. В стихотворениях Латифа Нозими особое место занимают четыре элемента письма (метафора, ирония, сравнение и иносказание), (мачоз, киноя, ташбех и истиора), объясняющие стиль выражений поэта.

¹ Там же. – С. 505.

² Шералай, Л. Куллиёти ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури хоричаи Чумхурии Исломии Эрон, 1383 х.ш. – С. 449.

³ Там же. – С. 543.

⁴ Там же. – С. 543.

Иносказание (Мачоз). Это один из лучших поэтических приёмов, при котором говорящий не употребляет слова в их истинном и словарном значении, а придаёт им художественный смысл:

Памир, клянусь твоими седыми власами
Джайхун, клянусь твоим отчаянным молчанием
Без воспоминаний о вас не проводил ни одной ночи до утра
Кабул клянусь поминками твоих мучеников.¹

В этом рубаи метафору можно увидеть в словах Памир, Джайхун и Кабул, каждое из которых использовано в своем метафорическом значении. Похороны кабульского мученика уже не связаны с ограниченной географией Кабула, а относятся к тем же жителям Афганистана, которые сгорают в горести о своём мученике, и Латиф Нозими клянется горем этого мученика. Также метафору этого рубаи усиливает седина Памира и отчаянное молчание Джайхуна.

Сарказм (киноя). Другой элемент заключается в том, что в поэзии Латифа Нозими присутствует высокая частота таких фигур, и, говоря об скрытом смысле, эта скрытность смыслов слов и выражение значения близкого и далёкого прекрасно представлены в поэзии Латифа Нозими:

О, лопатки твои место гневных поцелуев плети
Принуждение к намазу, чалме и шести
Не говорите их ложные клятвы – благо,
Не говорите их противным повелениям – будет исполнено.²

Это стихотворение –язвительное стихотворение, в котором сарказм реконструируется в виде первого плана, а во второй строфе говорится, что вы приговорены к насильной-принудительной молитве. Основная особенность сарказма в том, что речь достигает цели, не напрямую.

Аллегория (ташбех) и подобные ей элементы делится на четыре основы, которые состоят из: остающийся (мушаббех), мониста (мушаббех бихи) (лучшая аллегория), монруй-похожее сравнение (ваҷҳи шабех), монвой -метод сравнения (адоти ташбех). Большинство сравнений поэта в основном относятся к типу поэтических сравнений, и в процессе сравнения он пытается извлечь пользу из интеллектуальных понятий. Ниже в описании любви любовь сравнивается с одиночеством, оба из которых ментальные:

Знаешь, что такое любовь?
Это как одиночка
Это как одно ароматное утро весны.³

Затем он пытается сопоставить аналогию, т. е. любовь, с чувственным понятием и одиночеством. В сборниках стихов Латифа Нозими можно найти любое сравнение, здесь мы приводим примеры четырех типов сравнений.

А). Ташбехи ҳиссӣ-ҳиссӣ (Чувственная–эмоциональная аналогия). В этом виде сравнения оба сравнения, т. е. сравнения и аналогии, эмоциональны. В приведенном ниже стихотворении тополя сравниваются со старыми бездетными матерями.

¹ Нозимӣ, Л. Аз боғ то газал. – Пешовар: Интишороти Ораш, 1379 ҳ.ш. – С. 159.

² Нозимӣ, Л. Ман боғи оташам – Сиёҳмашҳои мадраса. – Кобул: Интишороти Ток, 1399 ҳ.ш. – С. 444.

³ Нозимӣ, Л. Ойинаҳо дурӯг намегӯянд. – Хомбург: Интишороти Муслиҳ, 1392 ҳ.ш. – С. 214.

Тополя,
Сильно старые, бездетные матери.
Все молчаливые, со сломленными сердцами, застрявшие в земле, безмолвные.¹

Б). Интеллектуальное сравнение (Ташбехи зеҳнӣ) – интеллектуальное или ментальное, оба из которых являются нематериальными сравнениями. Как в стихотворении ниже, где любовь сравнивается с высоким почитанием слова Божьего:

О, читая, высокая молитва
О, смысл долготерпения.
О, любовь!
Не ты ли конечное божье слово?²

В). Эмоционально-интеллектуальное сравнение (Ташбехи ҳиссӣ – зеҳнӣ), где сравнение интеллектуальное, а аналогия эмоциональная:

О, две твои косы,
Каждый из которых уверенный бейт.
Твои локоны моя непроглядная ночь
Моё сейчас и моё будущее.³

Г). Интеллектуальное эмоциональное сравнение (Ташбехи ҳиссӣ – зеҳнӣ), где сравнение интеллектуально и эмоционально, как в стихах ниже, в которых любовь сравнивается с колосом пшеницы, и селевым потоком в рисовом поле:

Знашь что такое любовь?
Как произрастание колоса из земли,
Как селевой поток в рисовое поле.⁴

Метафора (истиора) имеет много общего со сравнением, и единственное различие между ними заключается в отсутствии сравнения. Метафора делится на два типа: 1. Мусаррака: в метафоре этого типа сравнение удаляется. 2. Метафора с намёком (макния): в метафоре этого типа сравнимое удалено.

Твои уста будто гранат Кандагара
Груди твои яблоки Гулбахора
Как сочны и сладки твои поцелуи,
Ужели это дыня Мазара.⁵

В этом двустишии поэт с помощью сложных метафор смог описать губы возлюбленной как Кандагарский гранат, самый известный гранат в Афганистане, а сравнение с яблоками Гулбахор как груди возлюбленной и её поцелуй со сладостью Мазарской дыни, известные своей сладостью, – всё это качества красоты его возлюбленной.

Стиль (сабк) как главная опора поэзии всегда был предметом особого внимания поэтов и критиков. Это особое внимание разделило стиль на личный, периодический и литературный. Латиф Нозими с поэтическим энтузиазмом и

¹ Там же. – С. 117.

² Нозими, Л. Ойинаҳо дурӯг намегӯянд. – Хомбург: Интишороти Муслиҳ, 1392 ҳ.ш. – С. 534.

³ Нозими, Л. Ойинаҳо дурӯг намегӯянд. – Хомбург: Интишороти Муслиҳ, 1392 ҳ.ш. – С. 400.

⁴ Там же. – С. 407.

⁵ Там же. – С. 235.

горечью говорит о любви, и любовь в поэзии Нозими – это не старая мудрая любовь. С точки зрения стилистики, эта любовь – любовь коренящаяся в социальных понятиях и человеческих желаниях, а в поэзии Нозими влюбленный более конкретен и осозаем. По выражению мыслей и типу употребления слов и фигур в стихотворениях Латифа Нозими видно, что он предпочитает придерживаться иракского стиля поэзии и всегда обращается к любви. Он даже смог уподобить любовь одиночеству и вдохнуть в неё новую суть. Поскольку Латиф Нозими оставил иракский стиль поэзии позади и не использовал в творчестве поэзию индийского стиля с его сложными образами, мы можем рассматривать поэзию Нозими как своего рода переходный стиль от иракского к индийскому.

Третий раздел третьей главы озаглавлен **«Обзор социальных тем в стихотворениях Loика Шерали и Латифа Нозими»**. Одной из особенностей поэзии Loика является разнообразие его стихов, которые он всегда излагает на языке общества и для общества. Loик сетовал о своих согражданах и соплеменниках и в других местах, и необразованность людей в обществе доставляла ему много страданий. В одном из мест его очень возмущают и раздражают расспросы людей, из какой ты местности и из какого народа-племени:

Временами спрашивают местники
«Откуда будешь ты?» они задают вопрос.
Своим местническим вопросом
Они наносят удар по нации...
Нет благополучия у нации,
«Откуда будешь ты?» испорченный вопрос
Кто спрашивает». Откуда будешь ты?»
Тот не чувствует ответственности за нацию.¹

Поэт с горестью сожалеет о неуместных вопросах, которые приводят к потрясениям общества и разъединяющим его. Он добросовестно и понятным языком объясняет аргументирует это. Этот вопрос «Откуда ты будешь?» это усиливает антипатию у людей и еще больший ущерб причиняет обществу. Для тех, кто задает такие вопросы, он сказал следующее:

«Откуда ты будешь?» убивающий нацию вопрос
От какой болезни ты страдаешь /Что с тобой не так?²

Он верит в единение таджикского народа, стыдится его разобщенности и говорит следующее:

Я написал стихотворение не ради себя
Чтоб вы оценили и обласкали меня
Я написал его затем
Чтоб вы правильно оценили себя....³

С точки зрения психологии мысли людей зависят от их жизненного окружения и среды. Окружающая среда, условия жизни, бытовые возможности

¹ Шерали, Л. Куллиёти ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури хоричаи Чумхурии Исломии Эрон, 1383 х.ш. – С. 238.

² Там же. – С. 238.

³ Там же. – С. 241.

- все играет роль в становлении поэта, причем значительный вклад вносят важные элементы общества, влияющие на его мнение. Человек был одной из главных тем поэзии и творчества Лоика. У него был особый взгляд на человека, который обнаруживается в книге «Офтобборон» «Қадри одам». При этом профессор Худой Шарифов считает, что «в любой теме, о которой бы ни говорил Лоик, на первое место он ставит человека. Даже когда в стихотворении Лоика говорится о любви, он имеет в виду человеческую верность и искренность».¹ Он не удовлетворяется той общественной работой, которую проделал сам, Лоик Шерали, кажется, недоволен своим творчеством и других поэтов своей эпохи и, похоже, считает и свои усилия, и других недостаточными в этом отношении.

Латиф Нозими всегда был социальным, культурным и политическим критиком страны. Он провел свою жизнь в чреве общества, вместе со своим народом и хорошо чувствовал социальные проблемы. Призвание Нозими и бунт этого социального поэта постоянно давят на него, и результатом этого гнёта является газель под названием «Нома», которое Нозими написал как-бы сестре и перечислил угнетения своей жизни:

Сестра! – Я слышал ты очень грустна и растеряна,
Хранишь ночами стены дома
Сестра! – Я слышал ты спиной к стене,
Страшишься ночного карканья ворон...
Сестра! – не отчайтайся, настанет день,
И наконец собственоручно будешь сеять семена свободы...²

Нозими сочинял стихи, не опасаясь литературной критики и всегда следил за культурными недостатками общества. Хотя законы властующие в литературе и особенно в поэзии ограничивали поэта, но Нозими не обращал на это внимания и говорит:

О, Родина, впала ты в уныние
Почему ты окровавлена, душевная родина?
Отчего стали руинами твои города и сёла,
Отчего стали пустошью твои поля и цветники
Служила ты местом прогулок всего мира,
Что стало, ты стала обителью горя?
Все холмы усеяны мертвыми без саванов...³

«Джазираи табъид (Остров изгнания)»—это название газели, которая показывает стремление Нозими к скитаниям. Оставление родины, уход от радостей юности, оставление всех благ прожитой жизни и бегство на чужбину настолько давят поэта, что он мчит себя отправляющимся на остров скитаний и описывает себя как разновидность скитальца:

Я думал, иду в дом Солнца.
Но увидел, что направляюсь на остров изгнания.
Никогда не сказал: – Эй, куда ты идешь? – Не ходи!

¹ Шарифов, Х. Нарбони умрҳо // Садои Шарқ. – 1970. – № 6. – Сах. 46-50.

² Нозимӣ, Л. Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд. – Ҳомбург (Олмон): Инишороти Муслиҳ, 1392 ҳ.ш. – С. 43.

³ Нозимӣ, Л. Ман боғи оташам. – Қобул: Инишороти Ток, 1399 ҳ.ш. – С. 109.

Я увидел, своими глазами, что иду.¹

Четвертая часть третьей главы диссертации называется «**Описание природы в поэзии Лоика Шерали и Латифа Нозими**». Лоик Шерали описывает сущность природы с художественной выразительностью исходя из систематической словарной системы персидско-таджикской литературы дари. Лоик считает природу творцом и считает себя ее творением. Он хочет написать стихотворение, подражая реке, и считает себя мастером языка реки:

О, водопад

О, поток!

Плачущая дочь гор,

Иль умер твой возлюбленный, стенаешь?!

Волосы твои растрепаны, а стан дрожит и согбен.

Иль вспоминаешь о своих истоках?! ?!²

Он любовно обращается к потоку воды, называет его плачущей девушкой гор и говорит: неужели умер твой возлюбленный, почему ты так бранишся и кричишь? Он немного напоминает воде о её прошлом и саркастично рассказывает о жизни, начавшейся с родника. В стихотворении «Хоки Ватан» (Родная земля) Лоик Шерали называет Таджикистан «место моего появления», «малоземельным горным краем», «скалистым», «каменистым краем» и искренне воспевает свою любовь и тесную неразрывную связь с родиной:

Таджикистан место моего появления,

Малоземельный край.

Ты сплошь горы,

Ты весь каменистый.

Ибо, твои сыновья,

На длинном историческом пути,

Куда-б ни шли брали с собой горсть земли.³

В стихотворениях Лоика любовь к природе и ее прекрасным проявлениям такова, что он восхвалял многие явления природы и обращал на них внимание изысканными словами в стихотворной форме. Горы, весна в горах, сокровища гор, источники, скалистые высоты, горные речки, ручьи и многое другое:

Весна в горах,

Тюльпан – танцовщица с факелом

Подснежник – утренняя заря

Побеги зелени – незаплетенные косы

Мягкое дуновение ветерка в лопатки...⁴

Танцовщица с факелом, которая является метафорой тюльпана, красивый эпитет, который можно считать новой композицией. Аналогия побегов зелени с незаплетенной косой и мягкое дуновение ветерка на зелень представляют прекрасный и новый образ.

Способ выражения и образность в стихотворении Латифа Нозими такова, что природа играет в нем достойную роль. Он дарит свежие краски и ароматы

¹ Нозимӣ, Л. Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд. – Хомбург: Интишороти Муслиҳ, 1392 ҳ.ш. – С. 43.

² Шерали, Л. Куллиёти ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури хориҷаи Ҷумҳурии исломии Эрон, 1383 ҳ.ш. – С.40.

³ Шерали, Л. Куллиёти ашъор. – Техрон: Интишороти Вазорати умури хориҷаи Ҷумҳурии исломии Эрон, 1383 ҳ.ш. – С.52-53.

⁴ Там же. – С.43.

природным явлениям, познавая и восхваляя природу в своей поэзии метафорами, аналогиями.

Более у камня предков моих очей,
Не летает утка твоего воображения
В далеких чужих небесах,
Начинает путь симург воспоминаний.¹

Камни, берега, озёра, утки, небо, симург и все природные объекты и природная жизнь приобрели поэтическую идентичность в этом четверостишии Латифа Нозими. Он смог многократно ясно и всесторонне выразить роль природы в своей поэзии и других литературных произведениях. Он придал душевность ощущению природы и, наконец, ярко сформулировал свои надежды к ней.

О, твой стан, свободный стан дерева
Подобен аромату цветов, и весны из рода деревьев.
Сегодня, две твоих косы ввергли меня
В воспоминания о ночи, колосе и дереве.²

Одним из слов, часто употребляющихся в стихах Нозими, является слово «дерево». Парстав Нодири подчеркнул, что: «В сборнике «Соя ва мурдоб» (Тень и стоячая вода) я насчитал двадцать шесть раз употребление слова «дерево». «Его связь с деревом такова, что у него не только есть отдельное стихотворение о дереве, но и в стихотворении «Зиндагинома» (Житие) он представляет себя родственным древесному семейству».³ Нозими сделал дерево очень важным символом в своём стихотворении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате изучения темы «Сравнительное исследование художественного и социального аспектов в стихотворениях Лоика Шерали и Латифа Нозими» мы пришли к следующим выводам:

1. Возникновение современной персидской поэзии дари и эволюция ее содержания в культурном ареале персидской поэзии и литературы дари (Афганистан, Таджикистан, Иран) прошли через множество взлетов и падений. В этом исследовании было уделено внимание двум поэтам из двух разных стран (Латифу Нозими и Лоику Шерали) обращено внимание на их литературные и культурные общности, а также мы хотели показать, как они представляли свою поэзию обществу [1-А].

2. В жизни Лоика Шерали и Латифа Нозими политические дела обеих стран вовлекали обоих поэтов, во многом принуждая и ограничивая запретами но они оба были неудовлетворены условиями жизни общества, и по их произведениям заметно, что они пытались критически относиться к условиям жизни и донести до сознания людей своего общества прекрасные стихотворения [1-А; 3-А].

¹ Там же. – С.123.

² Нозимӣ, Л. Соя ва мурдоб. – Кобул: Анҷумани нависандагони Афғонистон, 1365 ҳ.ш. – С. 38.

³ Нодири, П. Нозимӣ шоире аз табори дараҳтон / Торнамои Ҳурсонзами. Ёздаҳуми қавс, 1391 ҳ.ш.

3. Это исследование окажет существенное влияние на научное и культурное сообщество персоязычной цивилизации. Полемика о современности и новизне стихотворений Лоика Шерали до сих пор не проводилась, и данное исследование исследует это, обращая внимание на творчество поэта. Поэзию Латифа Нозими никто серьезно и академически не рассматривал. Три года назад проведено исследование под названием «Место Латифа Нозими в современной поэзии Афганистана» где рассматривались поэтическое наследие и место Латифа Нозими. Это исследование станет хорошим руководством на будущее в отношении поэтического процесса в Афганистане и Таджикистане, в частности поэзии Латифа Нозими и Лоика Шерали [1-А].

4. В данной работе исследованы поэтический смысл, внутренние смыслы и словарный строй, полёт мысли, и социум в стихотворениях обоих поэтов. Социальные и культурные процессы обоих поэтов воспроизводятся референтно и обоснованно. Это исследование позволило более точно изучить современную персидскую поэзию дари в обеих сферах и выявить место стихотворений в обоих поэтов с обзором их произведений [2-А; 7-А].

5. Обзор творчества двух поэтов, их социальных и культурных взглядов позволил раскрыть внутренние проблемы обеих стран и прийти к выводу, что влияние политических и культурных отношений общества на развитие поэзии было достаточно влиятельным. Хотя эти два поэта родом из двух разных стран, у них было много схожих встреч с персидским языком дари. С концептуальной точки зрения во многих случаях их поэтические взгляды на упомянутые случаи рассматривались одинаково [1-А; 8-А].

6. В данном исследовании учитывается стиль и тип изложения темы. Переосмыслена жизнь обоих поэтов и определено, каким образом общественно-политические процессы в странах могут повлиять на мнение мыслителей общества. Были рассмотрены речь и действия обоих поэтов, раскрыта связь между их речью и средой, в которой они проживают [2-А; 3-А].

7. В новейший период, то есть период последних пятидесяти-шестидесяти лет в Афганистане, мы должны признать, что поэзия Афганистана в этот период претерпела фундаментальные и принципиальные изменения и получила большой импульс. Здесь определение стихотворение выходит за рамки классических клише, и поэты этого региона имели честь сделать этот вклад, в частности Латиф Нозими. Если мы хотим дать подробное объяснение и анализ из этих последних десятилетий, то можно сказать, что ситуация в нашей поэзии вышла за рамки хаоса ее структуры, по сравнению с предыдущими десятилетиями. В этой области персидской цивилизации дари проделали путь в несколько шагов в распространение поэзии и литературы, и есть большие надежды на поэтов этого столетия, особенно подобных Латифу Нозими и его сподвижникам [1-А; 3-А].

8. Исследования в области поэтики и изучение поэзии Лоика Шерали и Латифа Нозими привели нас к выводу, что знакомство наших поэтов с культурными и историческими ценностями позволило им глубже и шире взглянуть на проблемы общества. Различные изображения образа общества и выражения социальных и политических событий в систематической форме

поэзии и использование воображения, которое является одним из выразительных и художественных стилей древнеперсидского языка дари, принесли огромную пользу каждому из них и они не забыли искусства выражения и фигур своей поэзии. Родина и ее внутренние проблемы и печали в его стихах всегда являются отсылкой к хаотичной и печальной жизни последних десятилетий XXI века в Таджикистане и Афганистане, к разным историям народов обеих стран. Возвышение имени свободы в атмосфере конфликта – это вопрос, который тщательно поднимали оба поэта. Свобода выражения мнений, свобода мысли и свобода пера-творчества сыграли значительную роль в формировании мысли в Афганистане и Таджикистане за последние несколько столетий и стали ключом открывающим пути народных чаяний [2-А; 3-А; 4-А].

9. Рассмотрение связи природы и общества в стихотворениях Лоика Шерали и Латифа Нозими позволяет сделать вывод, что содержание стихотворений обоих поэтов неразрывно связано с природой и обществом. Большинство случаев, упомянутых в диссертации, были теми, которые выражали творчество как поэтов, так и творцов в направлении социальных проблем. Природа в сегодняшней персидско-таджикской поэзии дари и ее эволюция в культурной среде персидско-таджикской поэзии и литературы дари (Афганистан и Таджикистан) стали причиной для мастеров этих двух областей достигать новых смыслов и с помощью своей поэзии и искусства создавать прекрасные художественные картины с изображением красивой природы [3-А; 8-А].

10. Язык стихов Лоика Шерали и Латифа Нозими прекрасен, свободен и полон очаровательных слов таджикского персидского языка дари, а их стихи созданы в хорасанском (Лоик Шерали) и иракском (Латиф Нозими) стилях. Творческий язык поэтов силен, экспрессия их необычна, и это можно назвать сдержанной легкостью, в нем нет тяжести и хитросплений [1-А; 8-А].

11. В стихотворениях Лоика Шерали и Латифа Нозими поэтические аспекты имеют широкий диапазон, поскольку оба поэта очень содержательны. Оба поэта с особым мастерством и изяществом в современной поэзии сделали новаторство и утонченность своего слова красивыми и трогательными, своим умением и поэтическими фигурами выразили свой особый неповторимый стиль. В произведения этих двух поэтов можно рассмотреть и наблюдать все поэтические фигуры, несущие в себе глубокий смысл. В поэзии этих поэтов словесные и духовное поэтические фигуры используются почти одинаково, но мастерство их использования у каждого поэта различно, и эти задачи освещены в диссертации на конкретных примерах [2-А; 4-А].

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. В дальнейшем содержание диссертации может предоставить возможности не только для изучения и сравнительного исследования стихотворений Лоика Шерали и Латифа Нозими, но и для решения

исследования этих вопросов в современной персидско-таджикской литературе дари.

2. Loik Sherali и Latif Nozimi считаются видными, заслуженными поэтами и литературными деятелями в истории современной таджикско-персидской литературы дари, а полученные научные результаты и выводы могут быть использованы в качестве учебного материала при проведении исследований в направлении изучения истории современной таджикской литературы второй половины XX - начала XXI века. Его также возможно использовать в текстологии, теории литературы, литературных отношениях, стилистике и обзоре современных литературных процессов этого периода.

3. Исследовательский материал, рассматриваемый в диссертации, может способствовать в исследовании таких вопросов, как подготовка учебников, программ и учебных пособий по литературе второй половины XX-го века, начала XXI-го века, в котором жили и творили Loik Sherali и Latif Nozimi, а также в подготовке новых сборников неопубликованных стихов и их литературно-критического наследия.

4. В деле изучения личности и творчества Loika Sherali и Latifa Nozimi до сих пор сделано много хороших работ, однако многие стороны жизни и творчества этих поэтов еще требуют рассмотрения и изучения.

5. Исследователям повседневной жизни и творчества Loika Sherali и Latifa Nozimi, которые в будущем займутся раскрытием тайн художественного слова этих поэтов, фигур и значений, лексики, словосочетаний, метафор, языка и выражения, художественных композиций, использованных в их произведениях, а также придать должное значение их прозаическим произведениям и провести исследования в этом направлении.

6. Loik Sherali и Latif Nozimi считаются успешными, новаторскими и образованными поэтами в Таджикистане и Афганистане, а также в области современной таджикско-персидской литературы, а совместная публикация их произведений стихов и прозы и коллективных сборников их стихов будет важным событием.

7. Материалы диссертации могут быть использованы при преподавании учебных предметов в области филологии, на специальных курсах и семинарах, разработке и организации рабочих и обзорных программ, написании научных работ различного уровня, в том числе статей и диссертаций, рефератов, курсовых, дипломных или выпускных работ, и т. д.

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЬЕЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

I. Публикации автора в рецензируемых научных журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан:

[1-А]. Салчуқӣ, М.Қ. Вижагиҳои муҳтавоии шеъри мусоири форсӣ [Текст] /М.Қ.Салҷуқӣ //Вестник Педагогического университета.– Душанбе, 2021. – №1 (90). – С.187-193.

[2-А]. Салчуқӣ, М.Қ. Вижагиҳои шаклӣ (шакл, вазн, қофия) дар шеъри муосири форсии дарӣ [Текст] /М.Қ.Салчуқӣ //Вестник Педагогического университета. – Душанбе, 2021. – №2 (91). – С.188-191.

[3-А]. Салчуқӣ, М.Қ. Таҳқиқи муҳтавоӣ дар ашъори Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ [Текст] /М.Қ.Салчуқӣ //Вестник Педагогического университета. –Душанбе, 2022. – №4 (99). – С.217-222.

[4-А]. Элбоев В., Салчуқӣ, М.Қ. Ҳунари Лоиқ Шералӣ дар маъниофаринӣ ва тасвирсозӣ [Текст] /В.Элбоев., М.Қ.Салчуқӣ // Вестник Педагогического университета. – Душанбе, 2022. – №4(99). – С.229-235.

II. Статьи автора в других научных сборниках и изданиях:

[5-А]. Салчуқӣ, М.Қ. Шеъру адаби форсии дарӣ пеш аз зухури ислом [Текст] / М.Қ.Салчуқӣ // Вестник Фирдавсийского университета Машхада (Исламская Республика Иран) //Социальный, культурный и научный журнал. – №5, осень и зима 1400 г.х. – 2021 м. – С.47-108.

[6-А]. Салчуқӣ, М.Қ. Максе бар дидгоҳҳои муҳталиф пиromуни пешинаи шеъри нави муосир дар Афғонистон [Текст] / М.Қ.Салчуқӣ // Ежемесячник «Чопор» (Германия), шестнадцатый год. –№187, баҳман 1401г.х. 2022 м. – С.38 - 44.

[7-А]. Салчуқӣ, М.Қ. Вижагиҳои муҳтавоии шеъри муосири форсии дарӣ [Текст] / М.Қ.Салчуқӣ //Восемь утра.Известный интернет-сайт Афганистана, 28 кавса 1401г. х. – 2022 м.

[8-А]. Салчуқӣ, М.Қ. Баррасии мавзуоти иҷтимоӣ дар ашъори Латиф Нозимӣ [Текст] /М.Қ.Салчуқӣ (доклад) //Материалы международной научно-теоретической конференции на тему «Из истории таджикско-узбекских литературных связях: история, современность и перспективы», навстречу 31-летия государственной независимости Республики Таджикистан, 145-летие основоположника современной таджикской-узбекской литературы Садриддина Айни, возрождение новых экономических, научно-литературных и культурных связей Таджикистана и Узбекистана (27-28.04.2023). – Душанбе, 2023. – С.216-220.

АННОТАЦИЯ

диссертатсияи Салчукӣ Муҳаммад Қосим дар мавзуи «**Таҳқиқи қиёсии ҷанбаҳои ҳунарӣ ва иҷтимоӣ дар ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ**» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология, аз рӯи ихтисоси 10.01.04 – Таърихи адабиёт, равобити адабӣ.

Калидвоҷаҳо: *Лоик Шералӣ, Латиф Нозимӣ, рӯзгор, осор, таҳқиқи қиёсӣ, ҳунар, ҷанбаҳои ҳунарӣ, иҷтимоӣ, мундариҷа, маъниофаринӣ, тасвирсозӣ, мунозира, афкори адабӣ, санъатҳои шеърӣ, табиат, сабк, баён.*

Диссертатсия ба омӯзиши проблемаҳои таҳқиқи қиёсии ҷанбаҳои ҳунарӣ ва иҷтимоӣ дар ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ баҳшида шудааст, ки фарогири масъалаҳои рӯзгор ва осори Лоик Шералӣ, Латиф Нозимӣ, таҳқиқи муҳтавоӣ дар ашъори ҳарду шоир, ҳунари шоирон дар маъниофаринӣ ва тасвирсозӣ, таҳқиқи афкори адабии Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ, мавқеи мунозира дар эҷодиёти шоирон, ҷойгоҳи санъатҳои шеърӣ дар ашъори ҳарду шоир, баррасии мавзӯҳои иҷтимоӣ ва табиат дар ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ мебошад.

Боби якуми диссертатсия «**Назаре ба рӯзгору ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ**» ном дорад ва аз ду фасл иборат буда, дар он масоили раванди густариши забону адабиёти тоҷик дар ибтидои асри бист, рӯзгор ва часоратҳои адабии Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ матраҳ шудаанд. Боби дуюми диссертатсия «**Таҳқиқи қиёсӣ дар ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ**» унвон дошта, панҷ фаслро дар бар мегирад, ки роҷеъ ба масоили мундариҷаи ашъор ва таҳқиқи муҳтавоӣ дар ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ, ҳунари ҳарду шоир дар маъниофаринӣ ва тасвирсозӣ, истифодаи мунозира дар шеъри онҳо, таҳқиқи афкори адабии шоирон ва ҷойгоҳи санъатҳои шеърӣ дар ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ баҳс мекунад. Боби сеюми диссертатсия «**Нақш ва истифодаи санъатҳои бадӣ, мавзӯҳои иҷтимоӣ ва табиат дар ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ**» номида шуда, чаҳор фаслро дар бар мегирад ва дар он масъалаҳои санъатҳои шеърӣ дар ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ, баррасии мавзуоти иҷтимоӣ дар ашъори ин шоирон, тасвири табиат дар шеъри ҳарду шоир таҳқиқу баррасӣ шудаанд.

Хулоса ва нуктаҳои асосии таҳқиқ дар 11 банд мушаххас баён шудаанд.

Мубрамияти мавзуи матраҳшаванда дар он арзёбӣ мегардад, ки бори аввал масоили рӯзгору осор ва муҳтавои ашъори Лоик Шералӣ (Тоҷикистон) ва Латиф Нозимӣ (Афғонистон) ба таври муқоиса таҳқиқ ва таҳлил карда шудааст. Дар радифи ин нуктаҳо мавзӯҳои часоратҳои адабии Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ, мундариҷаи ашъори шоирон, сабқу ҳунари ҳарду шоир дар маъниофаринӣ ва тасвирсозӣ, истифода аз унсурҳои мунозира, таҳқиқи афкори адабии шоирон ва истифодаи ҳунармандонаи Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ аз воситаҳои тасвири бадӣ низ ба таври муқоиса мавриди пажӯҳиши ҷиддӣ қарор гирифтаанд.

АННОТАЦИЯ

на диссертацию **Салджуки Мухаммад Косим** на тему «**Сравнительное исследование художественного и социального аспектов в стихотворениях Loika Sherali и Latifa Nozimi**» на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.04 – История литературы, литературные связи.

Ключевые слова: *Loik Sherali, Latif Nozimi, жизнь, произведения, сравнительное исследование, мастерство, мастерские аспекты, социальные, содержание, смыслотворчество, образность, полемика, литературная мысль, поэтические фигуры, природа, стиль, экспрессия.*

Диссертация посвящена изучению сравнительного исследования проблем художественного и социального аспектов в стихотворениях Loika Sherali и Latifa Nozimi, включающего в себя вопросы быта и творчество Loika Sherali, Latifa Nozimi, исследование содержания поэтических фигур в стихотворениях обоих поэтов, искусство поэтов в создании смыслов и образов, изучение литературной мысли Loika Sherali и Latifa Nozimi, место полемики в стихах обоих поэтов, дискуссия о социальной и природной тематики в стихотворениях Loika Sherali и Latifa Nozimi.

Первая глава диссертации называется «**Взгляд на жизнь и поэзию Loika Sherali и Latifa Nozimi**» и состоит из двух разделов, в которых рассматриваются вопросы развития таджикского языка и литературы в начале XX века, обсуждаются жизненные и литературные достижения Loika Sherali и Latifa Nozimi. Вторая глава диссертации называется «**Сравнительное исследование стихотворений Loika Sherali и Latifa Nozimi**» и включает в себя пять разделов, которые раскрывают вопросы содержания стихотворений и исследованием содержания стихотворений Loika Sherali и Latifa Nozimi, поэтических фигур обеими поэтами в создании смысла и образов, использовании полемики в их поэзии, обсуждает изучение литературной мысли поэтов и место поэтических фигур в стихах Loika Sherali и Latifa Nozimi. Третья глава диссертации называется «**Роль и использование поэтических фигур, социальной темы и природы в стихотворениях Loika Sherali и Latifa Nozimi**» и включает в себя четыре раздела, и в ней рассматриваются вопросы поэтических фигур в стихотворениях Loika Sherali и Latifa Nozimi, изучены и обсуждены социальные темы затронутые в стихах обоих поэтов, образы природы в их поэзии.

Заключения и основные положения исследования полностью представлены в 11 разделах.

Значимость темы заключается в том, что впервые сравнительно изучены и проанализированы вопросы повседневной жизни, творчества и содержания стихотворений Loika Sherali (Таджикистан) и Latifa Nozimi (Афганистан). В соответствии с этими положениями рассматриваются темы литературных достижений Loika Sherali и Latifa Nazimi, содержание стихов поэтов, стиль и мастерство обоих поэтов в создании смыслов и образов, использование элементов диспута. Также обсуждаются литературные взгляды поэтов и использование художественных образов и поэтических фигур Loikom Sherali и Latifom Nozimi которые стали предметом серьезного исследования.

Annotation

of the thesis of **Saljuki Muhammad Kosim** on the topic of: «**Comparative study of the artistic and social aspects in the poems of Loik SherAli and Latif Nozimi**» for the degree of candidate of philological sciences in the specialty 10.01.04 - History of literature, literary connections.

Keywords: *Loik SherAli, Latif Nozimi, life, works, comparative research, skill, skilful aspects, social, content, meaning-making, imagery, polemics, literary thought, poetic figures, nature, style, expression.*

The thesis is dedicated to the study of a comparative study of the problems of artistic and social aspects in the poems of Loik SherAli and Latif Nozimi, including issues of everyday life and the work of Loik SherAli, Latif Nozimi, a study of the content of poetic figures in the poems of both poets, the art of poets in creating meanings and images, the study of literary thoughts of Loik SherAli and Latif Nozimi, the place of polemics in the poems of both poets, discussion about social and natural themes in the poems of Loik SherAli and Latif Nozimi.

The first chapter of the dissertation is entitled «**A look at the life and poetry of Loik SherAli and Latif Nozimi**» and consists of two sections that explore the development of the Tajik language and literature at the beginning of the twentieth century, discussing the life and literary achievements of Loik SherAli and Latif Nozimi. The second chapter of the hesis is entitled «**A comparative study of the poems of Loik SherAli and Latif Nozimi**» and includes five sections that reveal the issues of the content of the poems and the study of the content of the poems of Loik SherAli and Latif Nozimi, poetic figures by both poets in the creation of meaning and images, the use of polemics in their poetry, discusses the study of the literary thought of poets and the place of poetic figures in the poems of Loik SherAli and Latif Nozimi. The third chapter of the dissertation is entitled «**The role and use of poetic figures, social themes and nature in the poems of Loik SherAli and Latif Nozimi**» and includes four sections, and it addresses the issues of poetic figures in the poems of Loik SherAli and Latif Nozimi, social themes are studied and discussed touched upon in the poems of both poets, images of nature in their poetry.

The conclusions and main points of the study are fully presented in 11 sections.

The significance of the topic lies in the fact that for the first time the issues of everyday life, creativity and the content of poems by Loik SherAli (Tajikistan) and Latif Nozimi (Afghanistan) have been comparatively studied and analyzed. In accordance with these provisions, the themes of the literary achievements of Loik SherAli and Latif Nozimi, the content of the poets' poems, the style and skill of both poets in creating meanings and images, and the use of elements of debate are considered. Also the literary views of poets and the use of artistic images and poetic figures by Loik SherAli and Latif Nozimi, which have become the subject of serious research.